

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН**

**Бо ҳуқуки дастнавис**

**ТДУ: 343 (575.3)**

**ТКБ: 67.99 (2) 93 (2 тоҷик)**

**Ш – 32**

**ШАРИПОВ САМАНДАР САМАРИДДИНОВИЧ**

**ҶАВОБГАРИИ ЧИНОЯТӢ БАРОИ ФИРЕБИ  
ИСТЕъМОЛКУНАНДАГОН**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои  
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуки чиноятӣ ва  
криминология; ҳуқуки иҷрои ҷазои чиноятӣ**

**ДУШАНБЕ – 2023**

Диссертатсия дар кафедраи хукуки чиноятӣ ва мӯковимат бо коррупсия факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:** **Сафарзода Аинвар Ислом** – доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессори кафедраи хукуки чиноятӣ ва мӯковимат бо коррупсияи факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

**Муқарризони расмӣ:** **Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович** – доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессори кафедраи хукуки чиноятии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон.

**Сафарзода Ҳаёт Сайдамир** – номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент, профессори кафедраи пешгирии терроризм ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Муассисаи пешбар:** Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи байналмиллалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» (ш. Душанбе).

Ҳимояи диссертатсия «13» январи соли 2024, соати 10<sup>00</sup> дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, бинои 11, ошёнаи 1, толори Шурои диссертатсионии факултети хукуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо муҳтавои диссертатсия тавассути сомонаи [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) ва дар китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_\_\_» соли 2023 тавзеъ шудааст.

Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор



Гадоев Б.С.

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Рушди иҷтимоиу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бе ҳалли яке аз масъалаҳои мубрами чомеаи муосир – таъмини аҳолӣ бо неъматҳои (молу маҳсулот, хизматрасониҳо ва ғайра) ҳаётини босифат ғайриимкон аст. Ҳалли амалии он самти стратегии рушди ҳар як давлат буда, аз бисёр ҷиҳатҳо на танҳо сатҳи некӯаҳволии воқеии шаҳрвандонро муайян мекунад, балки бевосита барои мавҷудияти ҳар як шаҳс шароити зарурӣ фароҳам меорад ва ба ин васила суботи иҷтимоӣ ва миллӣ, амнияти давлат ва ҷомеа дар маҷмуъ кафолат дода мешавад.

Ҳифзи ҳукуқи истеъмолқунандагон ҳамчун системаи таркибии меъёрҳои ҳукуқӣ институти ҳукуқӣ мебошад, зеро он дорои меъёрҳои институтҳои гуногуни ҳукуқи маданиӣ, ҷиноятӣ, соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳои ҳукуқ мебошад, ки дар асоси иштироки субъекти маҳсус, истеъмолқунанда муттаҳид шудаанд, дар муносибатҳои ҳукуқӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи шаҳсии рӯзгор, ки ҳамчун воситаи асосии хифз ва ҳимояи ҳукуқҳои поймалшудааш хизмат мекунад.

Проблемаи мубориза бар зидди поймалкунии ҳукуқи истеъмолқунандагон, сарфи назар аз ислоҳоте, ки дар солҳои охир аз ҷониби қонунгузорон гузаронида шудааст, имрӯз ҳам яке аз муҳимтарин масъалаҳоро мемонад. Сатҳи пасти қонеъ гардонидани талаботи истеъмолқунандагон дар якҷояй бо қонуншиканиҳои сершумори ин соҳа, ҷустуҷӯи роҳҳои бештар конструктивии ҳалли мушкилоти мавҷударо тақозо мекунад, ки дар байни онҳо таҳияи механизми самараноки ба ҷавобгарӣ қашидани шаҳсони гунаҳкор барои ҷинояти вобаста ба вайрон кардани ҳукуқҳои истеъмолқунандагон мавқеи хос дорад. Дар баробари ин, ҳеч гуна эътиrozе нест, ки дар байни ҳама намудҳои мӯковимат ба вайронкунии онҳо маҳз хифзи қонуни ҷиноятӣ самараноктар аст. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, барои амиқ омӯҳтани ин масъалаи бааррасии ҷафбонӣ таърихии хифзи ҳукуқии ҷиноии ҳукуқи истеъмолқунандагон аҳаммияти қалон дорад.

Ҳимояи истеъмолқунандагон як соҳаи ҳукуқест, ки бевосита ба ҳар як истеъмолқунанда таъсир мерасонад ва дар истеъмоли бехавфи мол ва хидматҳо нақши муҳим мебозад. Ҳарчанд дар Тоҷикистон ба ҳифзи ҳукуқи истеъмолқунандагон аллакай таваҷҷӯҳи нисбатан зиёд дода шуда бошад ҳам, нақзи ҳукуқи истеъмолқунандагон ҳамчунон як ҷизи маъмулӣ бοқӣ мемонад. Азбаски ҷунин ҳукуқвайронкуниҳо асосан ба амалҳои қаллобӣ асос ёфтаанд, дар ҳифзи ҳукуқи истеъмолқунандагон КҶ ҶТ дар бораи ҷавобгарӣ барои фиреб додани истеъмолқунандагон (моддаи 294) нақши асосиро мебозад. Маҳз дар ҳамин ҷо таҳқикоти диссертатсионӣ зарур аст, ҳадафи он ҷавоб додан ба саволи он аст, ки қонуни ҷиноятӣ имрӯз аз нуқтаи назари ҳифзи истеъмолқунандагон чӣ кор карда метавонанд.

Химояи истеъмолкунандагон (хифзи истеъмолкунандагон аз маҳсулоти пастсифат ё хатарнок, амалияни файриодилонаи фурӯш, шартҳои ноодилонаи тиҷорат, нарҳҳои баланд) дар тули солҳои зиёд яке аз масъалаҳои мубрами сиёсати ҳуқуқии замони мо буд. Сабабҳои инро ошкор кардан душвор нест: истеъмол дар ҷамъияти ҳозира аҳаммияти торафт қалон пайдо мекунад (онҳо амалан дар бораи «ҷамъияти истеъмолӣ» сухан меронанд), зеро баробари афзудани сарват талабот ба мол ва хизматрасонӣ дар байнин аҳолӣ меафзояд. Дар баробари ин мавқеи истеъмолкунандагон ба ҷои беҳтар шуданаш бадтар мегардад: гарчанде ки дар шароити иқтисоди бозор истеъмолкунандагон бояд мисли таъминкунандагон ҳаридорони тавоно бошанд, дар ҳақиқат ҳоло онҳо одатан аз таъминкунандагон хеле пасттаранд.

Заминаи ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуки истеъмолкунандагон дар Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Бахусус, Конуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон», аз 9 декабри соли 2004, таҳти №72 дар таҳрири нав қабул гардид. Конуни мазкур муносибатҳои байнин истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон, иҷроқунанда ва фурӯшандагонро дар мавриди ҳариди молу маҳсулот ва фармоиши кору хизматрасонӣ ба танзим медарорад. Проблемаи муқовимат вобаста ба нақзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, сарфи назар аз ислоҳоте, ки қонунгузор дар солҳои охир гузаронидааст, имрӯз яке аз масъалаҳои мубрами рӯз бокӣ мемонад. Сатҳи пасти қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон дар якчоягӣ бо қонунвайронкуниҳои сершумори ин соҳа ҷустуҷӯи роҳҳои бештар конструктивии ҳалли мушкилоти мавҷударо тақозо менамояд, ки асоси онҳо таҳияни механизми самарабахши ба ҷавобгарӣ қашидани шаҳсоне мебошад, ки ҳуқуқҳои истеъмолкунандагонро поймол мекунанд ва барои содир нағудани ҳуқуқвайронкуниҳо бояд ба ҷавобгарӣ қашида шаванд. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки дар байнин ҳама навъҳои муқовимат ба вайронкуни онҳо маҳз ҳифзи қонуни ҷиноятӣ самараноктар аст.

Ҳимояи ҳуқуки истеъмолкунандагон некӯаҳволӣ ва манфиатҳои истеъмолкунандагонро тавассути таълим, сафарбаркунӣ ва намояндинӣ муҳофизат мекунад. Ҳимояи истеъмолкунандагон кафолат медиҳад, ки истеъмолкунандагон дар бораи интиҳоби ҳуд қарорҳои хуб қабул кунанд ва ба механизми муассири ҷуброн дастрасӣ дошта бошанд. Он инчунин соҳибкоронро ташвиқ мекунад, ки сифати маҳсулот ва хидматҳои пешниҳодшударо кафолат диханд. Барои доштани низоми функционалии ҳифзи истеъмолкунандагон, ҳукумат, тиҷорат ва истеъмолкунандагон бояд якҷоя кор кунанд. Ҳукумат бояд сиёсатҳо, қонунҳо ва қоидаҳои мувоғиғро ҷорӣ кунад, то истеъмолкунандагонро аз амалҳои заравории тиҷорат муҳофизат кунанд. Дар байнин муассисаҳои даҳлдоре, ки барои татбиқи ҳуқуқи истеъмолкунандагон масъуланд, инчунин алоқа ва меъёри самара-

бахш ба роҳ монда шавад. Ҳамзамон, соҳибкорон бояд аз амалҳои қаллобӣ ё беинсофона, ки истеъмолкунандагонро гумроҳ мекунанд ё таъсири манфӣ мерасонанд, худдорӣ кунанд. Истеъмолкунандагон, дар навбати худ, бояд дар бораи ҳуқуқҳои худ огоҳ бошанд ва тавонанд онро фаъолона ҳимоя кунанд. Ҷамъиятҳои матгубот дар бобати баланд бардоштани шуурнокӣ ва дастраси умум гардондани истеъмолкунандагон нақши калон мебозанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир содир намудани чиноятҳои иқтисодӣ рӯ ба болоравӣ дорад. Масалан, дар соли 2014 – 2891, соли 2015 – 3060, соли 2016 – 2797, соли 2017 – 3521, соли 2018 – 3547 ва соли 2019 – 3572 чинояти иқтисодӣ содир карда шудааст. Дар байни чиноятҳои иқтисодӣ содиршавии чинояти фиреби истеъмолкунандагон низ назаррас мебошад. Масалан, дар соли 2000 – 203; 2001 – 197; 2002 – 120; 2007 – 123; 2010 – 160; 2011 – 270; 2012 – 281; 2013 – 248; 2014 – 444; 2015 – 223; 2016 – 236; 2017 – 225; 2018 – 227, 2019 – 195<sup>1</sup>, 2020 – 179, 2021 – 183 ва 2022 – 127 яъне танҳо дар чордаҳ сол 3641 чинояти фиреби истеъмолкунандагон содир карда шудааст, ки ин нишондиҳанда ташвишовар мебошад. Ҳамзамон, чинояти фиреби истеъмолкунандагон дар бештар маврид ҳусусияти латентиро ба худ қасб намудааст, инчунин бо сабаби камаҳаммият буданаш (к. 1 м. 294 КҔ ҔТ) аксари истеъмолкунандагон кӯшиш баҳри ҳифз намудани ҳуқуқҳои худ амали даҳлдорро анҷом намедиҳанд.

Механизми ҳифзи ҳуқуқӣ-чиноятии истеъмолкунандагон, аз ҷумла камтар ҷен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ қарданни истеъмолкунандагон дар мавриди ҳосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон бо дарназардошти рушди техникаву технологияи нав ва пайдо шудани навъҳои нави фиреби истеъмолкунандагон ба мукаммалгардонӣ ниёз дорад, ки бояд маҳсус ҳангоми таҳрири нави КҔ ҔТ ва такимили конунгузорӣ ба назар гирифта шаванд.

Дар диссергатсия дар бораи аҳаммияти омӯзиши ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз нигоҳи қонуни чиноятӣ, вазъи кунунии ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нақши қаблии қонуни чиноятӣ дар таъмини риояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон шарҳ дода шудааст. Илова бар ин, оид ба таҳияи чораҳои имконпазир оид ба

<sup>1</sup> Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 277; Маълумоти омории ВҚД ҔТ оид ба вазъи чинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2010 то соли 2022 аз 26.05.2023, таҳти №14/3-559; Юлдошев Р.Р., Махмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе, 2018. – С. 61-78.

бехтар намудани ҳифзи ҳукуки чиноятии ҳукуқҳои истеъмолкунандагон пешниходҳо дода шуда, мисолҳо оид ба оқибатҳои ҳукукии амалҳо, ки ҳукуки истеъмолкунандагонро вайрон мекунанд, нишон дода шудаанд.

Бояд гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то кунун таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон, бандубости чинояти мазкур, фарқияти он аз дигар таркибҳои ҳамшабеҳ ва роҳҳои такмили қонунгузории чиноятии миллӣ роҷеъ ба масъалаи мазкур дар назаррас нест. Гуфтаҳои болозикр ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалий мубрамияти мавзуи таҳқиқотро муайян намуда, талаб мекунанд, ки пешниҳодҳои самаранок баҳри такмили ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон таҳия карда шавад ва имконияти дар амалия татбиқи онро боз ҳам зиёд гардонад. Дар ин роబита, муайян кардани роҳҳои боз ҳам дурусти ҳалли ин масъалаҳо дар шароити воқеяти мусоир басо мухим арзёбӣ мегардад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Дар илми ҳукуки чиноятӣ баъзе паҳлухои таърихӣ, назариявӣ ва амалии таҳлили ҳукукӣ – чиноятии фиреби истеъмолкунандагон дар асарҳои олимони зерини Тоҷикистон, ба монанди У.А. Азиззода (У.А. Азизов)<sup>2</sup>, Н.А. Ғаффорова<sup>3</sup>, Ф.К. Иброҳимов<sup>4</sup>, Н.А. Қурдратов<sup>5</sup>, Н. Маҳмадзода<sup>6</sup>, Ф.А. Мирзоахмедов<sup>7</sup>, М.М. Муллаев<sup>8</sup>, А.Қ. Назаров<sup>9</sup>, Р.Ҳ. Раҳимзода<sup>10</sup>, М.Ҷ. Раҳмонзода<sup>11</sup>, Ш.Н. Сайдзода<sup>12</sup>, А.И.

<sup>2</sup> Ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории дореволюционного Таджикистана: монография. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с.; Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 414 с.

<sup>3</sup> Ниг.: Ғаффорова Н.А. Уголовная ответственность за нарушения правил торговли (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1994. – 29 с.

<sup>4</sup> Ниг.: Иброҳимов Ф.К. Контрабанда в уголовном праве Таджикистана и России: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2019. – 26 с.

<sup>5</sup> Ниг.: Қурдратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, практики и законодательства: по материалам Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 216 с.

<sup>6</sup> Ниг.: Маҳмадзода Н. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 183 с.

<sup>7</sup> Ниг.: Мирзоахмедов Ф.А. Чиноятҳо ба мӯкобили андозупорӣ / Ф.А. Мирзоахмедов // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷашнҳои «700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «Соли оила» ва Даҳсолаи байналмалии амалиёти «Об барои ҳаёт» солҳои 2005-2015. – Душанбе, 2015. – С. 652-654.

<sup>8</sup> Ниг.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. – Сталинабад: Идв-во Таджик, гос. ун-та, 1960. – Ч. 1. – 159 с.; Муллаев М.М. Происхождение и реакционная сущность шариата. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 187 с.

<sup>9</sup> Ниг.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. – Душанбе: Дакики, 2014. – 207 с.

Сафарзода (А.И. Сафаров)<sup>13</sup>, К.Х. Солиев<sup>14</sup>, А.Ф. Холиков<sup>15</sup>, Р.И. Шарипов<sup>16</sup>, Т.Ш. Шарипов<sup>17</sup>, С.Ш. Шаропов<sup>18</sup> ва олимони хориҷӣ, аз кабили Г. Александров<sup>19</sup>, П. Андрушко<sup>20</sup>, С.Г Аникиетс<sup>21</sup>, И.А. Антропенко<sup>22</sup>, Б.В.

<sup>10</sup> Ниг.: Раҳимзода Р.Ҳ., Солиев К.Ҳ., Ҳусейнзода С.Ҳ. ва диг. Ҳукуки ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қитоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 550 с.

<sup>11</sup> Ниг.: Раҳмонзода М.Ҷ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фаъолияти гайриконуни бонкӣ мувоғики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номз. илм. ҳуқук. – Душанбе, 2021. – 182 с.

<sup>12</sup> Ниг.: Саидзода Ш.Н. Мукамалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои кочок: дис. ... номз. илм. ҳуқук. – Душанбе, 2018. – 181 с.

<sup>13</sup> Ниг.: Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 229 с.; Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 396 с.

<sup>14</sup> Ниг.: Тағсир ба моддаҳои алоҳидай қисми маҳсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери назари Вазираи қархоя дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковники милитсия Қаҳҳоров А.А. – Душанбе: Глобус, 2010. – 880 с.; Солиев К.Ҳ. Дар бораи баъзе проблемаҳои татбиқи қонуни ҷиноятӣ / К.Ҳ. Солиев // 10 соли амалии Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷа ва пешниҳод (Маводи конференси илмиву амалии ҷумҳурияйӣ баҳшида ба 10 солагии қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (16-уми сентябрь соли 2008). – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 67-70.

<sup>15</sup> Ниг.: Холиков А.Ф. Таърихи давлат ва ҳуқуки Тоҷикистон. Қисми 1. – Душанбе: Эр-граф, 2014. – 380 с.

<sup>16</sup> Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 173 с.

<sup>17</sup> Ниг.: Шарипов Т.Ш., Ҳоджазода Ф.Ф. Некоторые аспекты легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных противозаконным путем как вида прикосновенности к преступлению / Т.Ш. Шарипов, Ф.Ф. Ҳоджазода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2022. – №6. – С. 257-266.

<sup>18</sup> Ниг.: Шаропов С.Ш. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики (криминологический аспект): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1995. – 308 с.

<sup>19</sup> Ниг.: Александров Г. Борьба с обмериванием и обвешиванием потребителя. – М.: Юрид. изд., 1948. – 28 с.

<sup>20</sup> Ниг.: Андрушко П., Данъко В. Обман покупателей (заказчиков) или мошенничество? / П. Андрушко, В. Данъко // Советская юстиция. – 1991. – №5. – С. 8-10.

<sup>21</sup> Ниг.: Аникиец С.Г. Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001. – 24 с.; Аникиец С.Г. Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001. – 184 с.

<sup>22</sup> Ниг.: Антропенко И.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере потребительского рынка: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2004. – 221 с.

Волженкин<sup>23</sup>, Г.И. Вольфман<sup>24</sup>, А.И. Мещерин<sup>25</sup>, Н.Г. Плотникова<sup>26</sup>, Г.О. Рибакова<sup>27</sup>, И.Г. Сапожников<sup>28</sup> Л.Н. Тхайтсухова<sup>29</sup> ва дигарон мавриди таҳқики илмӣ карор дода шудааст.

Дар Тоҷикистон профессор А.И. Сафарзода дар сатҳи рисолаи доктории худ дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ-чиноятии фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»<sup>30</sup> дар шакли муҳтасар масъалаи ҷавобгарии чиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагонро баррасӣ намудааст. Корҳои илми мӯҳаққиқони дигаре, ки номашон дар боло зикр гардид, дар ҳалли масоили гуногуни ҷавобгарии чиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон назаррас мебошад. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки мавзуи ҷавобгарии чиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагонро ба таври кофӣ таҳлилшуда эътироф намудан мумкин нест, зоро ҳама масъалаҳои алокаманд ба бандубаст ва таҳлили унсурҳои таркибии чинояти мазкур пурра омӯхта нашудаанд ва онҳо то имрӯз мубрам бокӣ монда, таҳлили минбаъдаи илмиро талаб мекунанд. То кунун таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи ҷавобгарии чиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон, бандубости чинояти мазкур, фарқияти он аз дигар чиноятҳои ба он монанд ва роҳҳои такмили қонунгузории чиноятии миллӣ роҷеъ ба масъалаи мазкур дар ҶТ ҷой надорад.

Дар робита бо гуфтаҳои боло, бо дарназардошти саҳми олимони ватаний ва хориҷӣ, дар инкишофи масоили ҷавобгарии чиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон, то кунун паҳлуҳои зиёди масъалаи мазкур ниёз ба таҳқиқоти навро дошта, зарурати таҳқиқоти комплексиро тақозо менамояд.

<sup>23</sup> Ниг.: Волженкин Б.В. Предпосылки и концептуальные проблемы разработки модельного Уголовного кодекса для государств-участников СНГ / Б.В. Волженкин // Вестник Межпарламентской ассамблеи. – 1995. – №4. – С. 34-37.

<sup>24</sup> Ниг.: Вольфман Г.И. Ответственность за обман покупателей и заказчиков / Г.И. Вольфман // Сов. юстиция. – 1975. – №19. – С. 23-25.

<sup>25</sup> Ниг.: Мещерин А.И. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел мошенничества в виде обмана потребителей: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 262 с.

<sup>26</sup> Ниг.: Плотникова Н.Г. Уголовная ответственность за обман при продаже товаров, выполнение работ, оказании услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – 27 с.; Плотникова Н.Г. Уголовная ответственность за обман при продаже товаров, выполнение работ, оказании услуг: дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – 228.

<sup>27</sup> Ниг.: Рыбакова Г.О. Ответственность за обман покупателей и заказчиков по советскому уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1978. – 197 с.

<sup>28</sup> Ниг.: Сапожников И.Г. Уголовная ответственность за обворовывание покупателя. – М.: Госюриздан, 1958. – 79 с.

<sup>29</sup> Ниг.: Тхайцухова Л.Н. Уголовно-правовая охрана прав потребителей: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 234 с.

<sup>30</sup> Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 396 с.

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон мубрам ба ҳисоб рафта, дар замони муосир таҳқиқоти диссертациониро тақозо менамояд.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯъҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи лоиҳаи илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муковимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, ки ба мавзуи «Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд (барои солҳои 2016-2020)» баҳшида шудааст, омода гардидааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти диссертациониро омӯзиши ҳаматарафаи ғиреби истеъмолкунандагон ҳамчун ҷиноятӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он ташкил дода, дар замонаи он коркард ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили қонуни ҷиноятӣ ва қонунгузории Тоҷикистон дар самти химояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон яке аз мақсадҳои марказии таҳқиқоти мазкур ба шумор меравад. Дар робита бо мақсадҳои дар боло зикршудаи таҳқиқот, ҳамзамон доираи муайянӣ вазифаҳо низ муқаррар гардидаанд, ки ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалии онҳо мазмуну муҳтавои таҳқиқоти диссертационии мазкурро дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон ташкил медиҳанд.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои зикргардид, дар таҳқиқоти диссертационии мазкур иҷрои чунин вазифаҳо ба нақша гирифта шудаанд:

- таҳқиқи илмию амалии ташаккӯл ва инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҷиноятӣ ғиреби истеъмолкунандагон дар таърихи ҳуқуқи ҷиноятии Тоҷикистон;
- таҳлили қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи давлатҳои ИДМ оид ба ҷавобгарӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон аз нӯқтаи назари самаранокии амалии онҳо ва истифодаи минбаъдаи ин таҷриба дар такмили қонунгузории ҷиноятии кишвар;
- таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноятии аломатҳои объективии ҷиноятӣ ғиреби истеъмолкунандагон;
- таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноятии аломатҳои субъективии ҷиноятӣ ғиреби истеъмолкунандагон;
- муайян намудани фарқияти ғиреби истеъмолкунандагон аз таркибҳои ба он монанд;
- таҳияи тавсияҳо оид ба такмил додани қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтагибкунӣ доир ба мубориза бар зидди ҷиноятӣ ғиреби истеъмолкунандагон.

**Объекти таҳқиқот.** Ба ҳайси объекти таҳқиқот маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятие баромад менамоянд, ки бинобар сабаби содир намудан ва ба

чавобарии чиноятӣ қашидан барои чинояти фиреби истеъмолкунандагон ба вуҷуд меоянд.

**Мавзуи (предмет) таҳқиқотро** хусусиятҳои хоси чавобарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон, ки дар конунгузории чиноятии ҶТ пешбинӣ шудааст, инчунин нашрияҳои илмӣ, маълумотҳои оморӣ, маводҳои амалияи татбиқи конунгузорӣ ташкил медиҳанд.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот).** Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур фарогири се марҳилаи рушди қонунгузории чиноятӣ мебошад: 1) то шуравӣ; 2) қонунгузории чиноятии шуравӣ–сотсиалистӣ; 3) даврони соҳибистиколӣ. Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ташаккӯл ва инкишофи танзими ҳуқуқии чавобарии чиноятӣ фиреби истеъмолкунандагон дар қаламрави Тоҷикистони таъриҳӣ ва муосир мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Қобили зикр аст, ки дар рисолаи илмии мазкур бо истифода аз методи муқоисавӣ–ҳуқуқӣ танзими ҳуқуқии чавобарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар таҷриба ва қонунгузории давлатҳои хориҷӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогирандаи солҳои 2019–2023 мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмӣ–назариявии олимони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил медиҳанд, ки дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни чинояти фиреби истеъмолкунандагон мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар таҳияи рисола муаллиф ба асаҳои У.А. Азиззода (У.А. Азизов), Н.А. Фаффорова, Ф.К. Иброҳимов, Н.А. Қудратов, Н. Махмадзода, Ф.А. Мирзоахмедов, М.М. Муллаев, А.Қ. Назаров, Р.Ҳ. Раҳимзода, М.Ҷ. Раҳмонзода, Ш.Н. Саидов, А.И. Сафарзода (А.И. Сафаров), К.Ҳ. Солиев, А.Ғ. Холиков, Р.И. Шарипов, Т.Ш. Шарипов, С.Ш. Шаропов ва олимони хориҷӣ, аз қабили Г. Александров, П. Андрушко, С.Г. Аникиетс, И.А. Антропенко, Б.В. Волженкин, Г.И. Волфман, А.И. Мешерин, Н.Г. Плотникова, Г.О. Рибакова, И.Г. Сапожников Л.Н. Тхайтсухова ва дигарон такя намудааст.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Дар омода намудани рисолаи илмӣ усулҳои умумиилмии фалсафӣ, усулҳои илмии диалектикаи дарки ҳодиса ва раванди ҳаёти ҷамъиятӣ, ягонагии мазмуни иҷтимоӣ ва шаклҳои ҳуқуқие, ки раванди омӯзиши илмии онҳоро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад. Инчунин, дар рафти таҳқиқи мавзуи мазкур аз усулҳои умумӣ ва маҳсуси дарки падидроҳои таҳқиқшаванда дар робита бо алоқамандӣ ва во-bastagии мутлақ; истифодаи усулҳои умумии таҳлил (анализ) ва таркиб (синтез), инчунин усулҳои маҳсуси илмӣ: мантиқӣ-расмӣ, муқоисавӣ–ҳуқуқӣ ва маҳсуси ҳуқуқӣ самаранок истифода шудаанд.

**Заминаи эмпирикӣ.** Дар раванди таҳқиқот маълумотҳои омории Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД ҶТ ва Суди Олии ҶТ, ҳукмҳои айб-

доркуни судӣ, хулосаҳои айбдоркуни Ҷаҳонӣ ва дигар ҳучҷатҳои марбути мавзӯи фиреби истеъмолкунандагон истифода шудааст. Дар таҳқиқот инчунин, маводҳое, ки дар ВАО нашр шудаанд, баҳусус Паёми Президенти ҶТ, ҳисоботҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (ВКД, Прокуратураи генерали), ки боэътиномад ва асоснокии хулособарориҳо дар асоси онҳо бароварда шудааст, истифода гардидаанд.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационии мазкур аз нуқтаи назари масъалагузорӣ, мавзуи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии ҳалли масоили мавҷудаи ҷавобгарии ҷиноятӣ фиреби истеъмолкунандагон навғонии ҷиддӣ дар фазои илми ҳукуқшиносӣ, маҳсусан ҳуқуқи ҷиноятии қишивар маҳсуб мегардад. Навғонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ дар он ифода мегардад, ки аз ҷониби муаллиф дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ аввалин пажӯҳиши мукаммал, ҳаматарафа, соҳторӣ-пуррагӣ, таҳлили муқоисавии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон мувофиқи қонунгузории ҷиноятии ҶТ пешбинишуда ба шумор меравад.

**Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.** Муаллиф ба таълимоти (доктринаи) ҳуқуқӣ муҳимтарин натиҷаҳо ва муқаррароти илмии зеринро ворид намуда, ба ҳимоя пешкаш менамояд:

#### **I. Пешниҳодҳое, ки ҳусусияти назариявӣ доранд:**

1. Дар ҳар як марҳалаи нави тараккиёти ҷамъият, вақте ки барои ҳалли проблемаҳои мавҷуда ё нав бамиёномада саъю қӯшиши иловагӣ таълаб карда мешавад ва ҳалли он бе таҳлили муайянӣ роҳи тайкардашудаи таъриҳӣ ғайриимкон аст. Фиреби истеъмолкунандагон дар ҳамаи давраҳои инкишоф ва рушди ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳамчун ҷиноят эътироф мегардид. Меъёрҳои ҳуқуқии Шариат дар муқаррар намудани ҷазои ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон нақши муассир бозидаанд. Сураи 83 Куръон бо номи «Ал-мутаффифин (камфурӯшон)»-ро метавон асоси криминализатсия намудани фиреби истеъмолкунандагон эътироф кард. Маҳз меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ фурӯшандагонро вазифадор карда буд, ки дар бораи ҳамаи гуна камбуҷидҳо ё норасоҳои маҳсулоташон истеъмолкунандагонро огоҳ намоянд ва набояд қӯшиши фиреб додан ё ба иштибоҳ андохтани онҳо далелҳоро бардурӯғ нишон диханд. Вобаста ба адолат барқашиданӣ молу маҳсулот ва камфурӯшӣ накардан меъёри ҳатмӣ барои мусулмонон ба ҳисоб меравад.

2. Муқоисаи ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои аъзои ИДМ-ро бо чунин баҳри дастовардҳояш метавонад минбаъд баҳри мукаммал намудани КЧ ҶТ аҳаммият дошта бошад:

2.1. Ҳамаи давлатҳои ИДМ-ро вобаста ба мавҷудияти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ба ду гуруҳ ҷудо намудан мумкин аст:

а) давлатхое, ки дар КЧ-ии онҳо фиреби истеъмолкунандагон ҳамчун чинояти классикӣ бокӣ мондааст (Ҷумҳуриҳои Белоруссия, Туркманистон, Озарбойҷон ва Арманистон);

б) давлатхое, ки фиреби истеъмолкунандагонро бо мурури замон аз КЧ-ии худ декриминализатсия намуданд (Федератсияи Россия, Чумхуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон).

2.2. Мукаррар намудани преюдитсияи маъмурӣ барои к. 1 чинояти фиреби истеъмолкунандагон дар КЧ ҔТ (аз таҷрибаи Туркманистон);

2.3. Криминализатсияи намудани истеҳсол, пинҳон ва фурӯши маҳсулоти пастсифат дар асоси таҳлили КЧ ҔА.

3. Мувофиқан ба м. 23 КЧ ҔТ барои фиреби истеъмолкунандагон шахсе ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст ва дар корҳонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд, ҳамчунин метавонад шаҳрванди одӣ бошад. Бояд қайд намуд, ки мукаррароти м. 294 КЧ ҔТ бо Қонуни ҔТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» вобаста ба доираи субъектоне, ки метавонанд ба фиреби истеъмолкунанда машғул шаванд, мутобиқат намекунад. Яке аз масъалаҳои дар назари аввал одӣ, vale дар асл муракқаб ва баҳсталаб, масъалаи мағҳумҳои «истеҳсолкунанда», «ичроқунанда» ва «фурӯшанд», ки метавонанд истеъмолкунандаро фиреби дижанд, мебошад. Яъне, «истеҳсолкунанда», «ичроқунанда» ва «фурӯшанд» ҳамчун субъекти чиноят бояд дар м. 294 КЧ ҔТ бевосита нишон дода шаванд.

4. Мо бо ҷунин ақида розӣ шуда наметавонем, ки субъекти фиреб додани истеъмолкунандагон шаҳсоне шуда метавонанд, ки бо ташкилоти савдо муносибатҳои меҳнатӣ надоранд (масалан, хешу табор ё шиносони фурӯшанд, ки ўро иваз мекунад). Ҕунин ҳулосаҳо ба меъёрҳои қонун муҳолифанд ва диспозиции м. 294 КЧ ҔТ-ро ба таври васеъ маънидод мена-моянд. Ба ақидаи мо, кирдорҳои ҷунин шаҳсон бо м. 247 КЧ ҔТ, яъне ҳамчун қаллобӣ бояд бандубаст карда шавад. Ҕунин равиши ҳалли масъала, яъне ҷавобгарии чиноятии коркуони савдо, ки бо ташкилоти савдо муносибатҳои меҳнатӣ доранд, vale вазифаҳои гуногуни ёрирасонро (фаррошҳо, коргарони ёрирасон ва ғайра) иҷро мекунанд, самаранок мебошад. Агар онҳо аз номи корфармо фурӯшандаро иваз карда, истеъмолкунандагонро фиреб дижанд, онҳо тибқи м. 294 КЧ ҔТ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, дар акси ҳол – кирдори онҳо бо м. 247 КЧ ҔТ бояд бандубаст карда шавад.

## **П. Пешниҳодхое, ки ба такмили қонунгузории чиноятӣ равона гардидаанд:**

5. Ҕиҳати пешгирий намудани эҳтимолияти декриминализатсия намудани чинояти фиреби истеъмолкунандагон пешниҳод менамоем, ки катего-

рияи «зарар ба миқдори назаррас» аз к. 1 м. 294 КЧ ЧТ хориҷ карда шуда, бар ивази он категорияи «зарар ба миқдори калон», ки дар к. 2 м. 294 КЧ ЧТ муқаррар шудааст, чой дода шавад. Зарар ба миқдори маҳсусан калон ва аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир намудани фиреби истеъмолкунандагон, ки дар к. 3 м. 294 КЧ ЧТ муқаррар карда шудааст, ба к. 2 м. 294 КЧ ЧТ интиқол дода шавад;

6. Истифодаи истилоҳи «шаҳрвандон» дар таркиби м. 294 КЧ ЧТ ба мақсад мувоғиқ нест. Зеро, аввалан, истилоҳи шаҳрванд мансуби шахси муайянро ба як давлат дорад, сониян, шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар ЧТ кору фаъолият доранд метавонанд ҳангоми содир намудани ҷинояти фиреби истеъмолкунандагон бе ҷазо монанд. Пешниҳод карда мешавад, ки дар м. 294 КЧ ЧТ истилоҳи «шаҳрванд» бо истилоҳи «соҳибкорони инфириродӣ (шахсони вожӣ)» иваз карда шавад.

7. Қисми 1. м. 294 дар таҳрири зерин пешниҳод карда мешавад: «Камтар чен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди ҳосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машгуланд, ҳамчунин аз ҷониби шаҳрвандон ба миқдори калон ва дар давоми сол баъд аз додани ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, содир шуда бошанд».

8. Дар к. 2 м. 294 КЧ ЧТ ҳолати бандӯбастшавандай «аз ҷониби шахсе, ки қаблан барои фиреби истеъмолкунандагон суд шудааст, содир шуда бошад», хориҷ карда шавад.

9. Эзоҳи м. 294 КЧ ЧТ дар таҳрири зерин пешниҳод карда шавад: Фиреби истеъмолкунандагон ҳангоме ба миқдори калон содиршуда шумурда мешавад, ки агар зарари ба истеъмолкунандагон расонидашуда аз як нишондиҳонда барои ҳисобҳо бештар, ба миқдори маҳсусан калон бошад – аз даҳ нишондиҳонда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Натиҷаҳои таҳқиқот аз хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо ҷиҳати мукаммалнамоии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ҳамчун ҷиноят, иборат мебошад. Хулосаҳо ва нуқтаҳои илмие, ки дар рафти таҳқиқи диссертатсия ба даст омадаанд, метавонанд дар ҷараёни таҳқиқоти минбаъдаи ҳуқуки ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуки иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар Чумхурии Тоҷикистон бо дарназардошти ҳифзи муносибатҳои иқтисодӣ, баҳусус амнияти иқтисодӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои истеъмолкунандагон истифода шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсияи метавонанд боиси такмили меъёрҳои амалкунандаи қонунгузории ватанӣ, аз ҷумла КЧ ЧТ, қонунгузории ҷиноятии давлатҳои аъзои ИДМ, Конуни ЧТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуки истеъмолкунандагон» ва ғайра гарданд; дар

амалия тартиби дуруст бандубаст кардан ва татбиқи қонунгузории чиноятӣ ҷиҳати ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дуруст танзим карда шаванд, фаъолияти қонунгузорӣ ва қонунтатбиқуни судҳо ва дигар мақомоти хифзи ҳукуқ истифода гарданд.

Ҳамзамон, ҳулосаҳои диссертатсия барои таълими фанҳо ва гузаронидани таҳқиқоти илмӣ, зимни омӯзиши фанҳои таълимии ҳукуқи чиноятӣ, криминология, ҳукуки иҷрои ҷазои чиноятӣ, курси маҳсуси таълимии ҳукуқӣ, аз ҷумла, фанни «Чиноятҳои иқтисодӣ», «Чиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ», таҳқиқоти илмӣ аҳаммияти қалон доранд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Эътиимоднокии таҳқиқоти илмӣ тавассути таҳлили қонунгузории ватаний ва ҳориҷӣ, омӯзиши доктринаи ҳукуқи чиноятӣ, истифодаи усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси илмӣ, ки нуқтаҳои назари илмии мусосирро дар бораи ҷинояти фиреби истеъмолкунандагон инъикос менамояд, ба даст оварда шудааст. Натиҷаҳои илмӣ, пешниҳоду ҳулосаҳо ва тавсияҳои амалии дар таҳқиқоти диссертационӣ пешбинигардида, дар асоси манбаи қонунгузорӣ ва амалияи судӣ анҷом дода шудааст. Эътиимоднокии таҳқиқоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи заминаҳои васеи таҷрибайӣ, ки дар шакли маълумотҳои гуногуни оморӣ, ҷамъбости маводи таҷрибаи судӣ ва таҳлили як қатор парвандаҳои ҷиноятӣ оварда шудаанд, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир эътиимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, КҔ ҔТ, КИҔҔ ҔТ, Консепсияи сиёсати ҳукуқии ҔТ, Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҔТ ва ғайра ба даст омадаанд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шинономаи иҳтиносси илмӣ.** Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шинономаи иҳтиносси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳукуки иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти ҔТ аз 30 сентябри соли 2021, таҳти №7 тасдиқ намудааст, мувоғиқ мебошад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми шаҳсии муаллиф бо ширкати бевоситаи ў дар таҳқиқоти диссертационӣ, пешбарии ақидаҳо, мағҳумҳо, ҳулосаҳо ва нуқтаҳои илмӣ, ба сатҳи навғонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимояи пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии чумхуриявӣ ва байналмилалӣ исбот карда мешаванд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар кафедраи ҳукуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода ва мавриди муҳокимаи илмӣ қарор гирифтааст. Оид ба муҳтавои диссертатсия 10 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 5 мақола дар нашрияҳои тақризшаванди Комиссияи олии аттестационии назди Президенти ҔТ ва 5 мақола дар нашрияҳои дигар интишор шудаанд.

Натицаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар конференсияҳои илмӣ назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилаӣ, ҷумҳуриявӣ, мизҳои мудаввар ва дигар ҳамоишҳои илмӣ дар шакли маърузи илмӣ дар конфронсҳои байналмилаљу ҷумҳуриявӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаганд:

- Конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ «Рушди технологияҳои раками дар шароити муосир: баҳшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф» (солҳои 2020-2040) 27-28 декабря соли 2022 – дар мавзуи «Ҷавобарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар марҳилаи муосир»;
- Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ «Хуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз» аз 9 декабря соли 2022 – дар мавзуи «Ҷавобарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар замони шӯравӣ»;
- Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ «25-солагии Кодекси чиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамо» аз 26 майи соли 2023 – дар мавзуи «Рушд ва инкишофи ҷавобарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар замони истиқолият»;
- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ «Масоили мубрами тақмили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» баҳшида 75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (1 ноября соли 2023) – дар мавзуи «Тавсифи умумии ҷавобарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон».

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Оид ба муҳтавои диссертатсия маколаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар нашрияҳои ватанӣ бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор гардидааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Таҳқиқоти диссертационӣ аз номгӯи иҳтисароҳо ва (ё) алломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натицаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт (маъҳазҳо) иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 196 саҳифаро дар бар мегирад.

## МАЗМУНИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзуи таҳқиқотӣ асоснон гардида, алокамандии кор бо барномаҳои илмӣ, сатҳи таҳқиқи он, объект, мавзуӯ ва методҳои омӯзиши он оварда шудаанд. Навғонии илмии рисолаи диссертационӣ баён карда шуда, нуктаҳои ба химоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия, саҳми шаҳсии муаллифи он мушахҳас карда шуда, маълумот оид ба тавсиви натицаҳои таҳқиқот, ин-

тишороти муаллиф, ки дар онҳо муқаррароти асосии кор ва сохтори диссертатсия инъикос шудааст, қайд гардидаанд.

Боби якум – **«Ташаккүл, инкишоф ва таҳлили муқойсавӣ – хуқуқии чиноятӣ фиреби истеъмолкунандагон»** – аз ду зербоб иборат буда, фарогири масъалаҳои таърихи ташаккүл ва рушди ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ва таҳлили муқойсавӣ-хуқуқии чиноятӣ фиреби истеъмољунандагон мувофиқи қонугузории чиноятӣ давлатҳои аъзои ИДМ мебошад.

Зербоби якуми боби якум **«Таърихи ташаккүл ва рушди ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон»** номгузорӣ карда шуда, фиреби истеъмолкунандагон аз нигоҳи давраҳои гуногуни таърихӣ таҳқиқ карда шудааст. Бояд гӯфт, ки дар ҳар як марҳалаи нави таракқиёти ҷамъият, вақте ки барои ҳалли проблемаҳои мавҷуда ё нав бамиёномада саъю қӯшиши иловагӣ талаб карда мешавад ва ҳалли он бе таҳлили муайянӣ роҳи тайкардашудаи таърихӣ гайриимкон аст.

Таърихи ташаккүл ва рушди ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар асоси марҳилаҳои тошуравӣ, қонунгузории чиноятӣ шуравӣ-сотсиалистӣ ва даврони соҳибистиклӣ омӯхта шудааст.

Вобаста ба марҳилаи то шӯравӣ диссертант дар консепсияи илмии ҳудои пешниҳоди асоснок намудааст, ки то зуҳури дини ислом сарҷашмаи асосии ҳуқуқро, баҳусус ҳуқуқи чиноятиро китоби Авесто, Қонунномаи Сосониён ташкил медоданд. Фиреб, дурӯғ ва таҳкир дар низоми ҳуқуқии авестоӣ чиноят ба шумор мерафтанд. Пайдоиши дини ислом дар рушди ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон такони ҷиддие дод. Сураи «Ал-мутаффифин (камфурӯшон)» ҳама гуна фиребу найрангро дар тиҷорат манъ мекунад, аз ҷумла ситоиши маҳсулоте, ки ҳаридорро гумроҳ мекунад, омехта кардан маҳсулоти пастсифат ва савдои моли қалбакӣ – ин ҳама дар якчоягӣ «кам баркашидан» номида мешавад: «Вой камфурӯшон, онон, ки чун аз мардум қайл (паймона) меситонанд, онро пур мекунанд ва чун барои мардум мепаймоянд ё бармекашанд, аз он кам мекунанд» (Сураи 83:1-3). Ҳамин тавр, диссертант асоснок намудааст, ки фиреби истеъмолкунандагон аз нигоҳи ислом манъ буда, ба гунаҳгорон барои кам баркашидан ва кам чен кардан ҳам ҷазои дунявӣ ва ҳам ҷазои динӣ (ба монанди дар дӯзах сӯхтан) дода мешавад. Фиреби истеъмолкунандагон аз нигоҳи ислом ба гуруҳи чиноятҳои категорияи Ҳад дохил мешавад, яъне он чиноятҳо, ки бевосита дар Қуръон пешбинӣ шудаанд.

Ташаккули ва инкишофи минбаъдаи ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар давраи давлатдории омехтаи тоҷикон, аз замони ҳамроҳшавии сарзамини тоҷикон ба Россияи подшоҳӣ, яъне пас аз ташкил ёфтани генерал-губернатории Туркистон соли 1886-1887 идома меебад.

Марҳалаи навбатии инкишофи қонунгузории чиноятии Тоҷикистон бо Инқилоби Сотсиалистии октябрини соли 1917 алоқаманд мебошад. Ҳусусиятҳои ин давраро диссертант таҳлил намуда, қайд менамояд, ки тағйироти иҷтимоӣ иқтисодӣ, ки дар давлат рух доданд, ба тағйирот дар савдо оварда расонд. Ҳифзи ҳукукҳои истеъмолкунандагон одатан тавассути меъёроҳои ҳукуки гражданӣ амалӣ карда мешуд.

Таркиби чинояти фиреби истеъмолкунандагон, ки бо Қарори КИМ ва ШКХ ИҶШС «Дар бораи ҷавобгарӣ барои ғоратгарии истеъмолкунандагон ва фиреб додани давлати Шӯравӣ» аз 25 июняи соли 1934 дар КҶ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ пайдо гардид, дорои аломатҳои бандубастшаванд наబуд ва ин яке аз камбуҷидҳои ин қарор ва КҶ давлатҳои умумииттифоқӣ буд. Соли 1961 дар таърихи қонунгузории Тоҷикистон дувумин КҶ ҶШС Тоҷикистон қабул шуд, ки ҷавобгарии чиноятиро барои фиреби истеъмолкунандагон дар моддай мустақил, яъне м. 170 «Фиреб додани ҳаридорон ва ҷаҳонро ҳаридорон муштақом намуд ва ин муқаррарот, консепсия таъсири ҳудро дар КҶ ҔТ (соли 1998) расонд.

Давраи сеюми рушд ва инкишофи ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон бо Истиқлолияти давлатии ҔТ ва қабули КҶ нави ҔТ соли 1998 алоқаманд буда, дар м. 294 мустаҳкам карда шуд.

Зербоби ядуми боби якум **«Таҳлили мукоисавӣ-ҳукукии ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон мувофиқи қонунгузории чиноятии давлатҳои аъзои ИДМ»** номгузорӣ карда шуда, дар он диккати асосӣ ба таҳлили үнсурҳои алоҳидаи фиреби истеъмолкунандагон дар КНҶ ИДМ ва КҶ давлатҳои алоҳида дода шудааст.

Таҳлили мукоисавӣ ҳукукии қонунгузории чиноятии давлатҳои аъзои ИДМ-ро вобаста ба ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон имконият медиҳад, ки чунин ҳуло сагирӣ намудан зарур аст ва онҳо дар мукаммал намудани КҶ ҔТ аҳаммияти басо муассир доранд, аз ҷумла:

1. Таҳлили меъёроҳои ҳукуки чиноятӣ вобаста ба ҳифзи ҳукукҳои истеъмолкунандагонро, ки дар давлатҳои соҳибистиклол, ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ қабул кардаанд, ҳуло сабарорӣ намуда, қайд кардан мумкин аст, ки умуман ин меъёроҳо аз сабаби ягонагии решашои таърихии ҳуд, яъне қонунгузории чиноятии ИҶШС ҳамшабҳанд. Дар баробари ин дар муқаррар ҷавобгарӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ҳусусиятҳои муайян низ доранд. Ҳамаи давлатҳои ИДМ-ро вобаста ба мавҷудияти ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ба ду гуруҳ ҷудо намудан мумкин аст:

а) давлатҳое, ки дар КҶ-и онҳо фиреби истеъмолкунандагон ҳамчун чинояти классикӣ бοқӣ мондааст (Ҷумҳуриҳои Белорусия, Туркманистон, Озарбойҷон ва Арманистон);

б) давлатхое, ки фиреби истеъмолқунандагонро бо мурури замон аз КЧ-и худ декриминализатсия намуданд (Федератсия Россия, Чумхуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон).

2. Дар натиҷаи таҳлил музаллиф муайян намудааст, ки преюдитсияи маъмурӣ барои чинояти фиреби истеъмолқунандагон дар КЧ ҶБ ва КЧ Турманистон ба назар мерасанд ва таҷрибаи мазкур барои ҶТ низ муфид мебошад;

3. Вобаста ба тарафи объективии чиноят м. 200 КЧ ҔА аз дигар КЧ бо кирдорҳои зерин фарқ меқунад: а) истеъсоли маҳсулоти пастсифат; б) ба фурӯш баровардани маҳсулоти пастсифат; в) фурӯши маҳсулоти пастсифат; г) пинҳон карданни маҳсулоти пастсифат.

4. Ба сифати аломатҳои бандубастшаванда одатан инҳо баромад меқунанд: а) ба миқдори калон; б) ба миқдори маҳсусан калон; в) тақроран; г) дар ҳолати ретсиҷивисти ҳавнок; д) бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон; е) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил.

5. Дар конунгузории соҳавии Россия, Чумхуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон ва Туркманистон шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун истеъмолқунанда эътироф нагардидаанд, ки ҷандон дуруст намебошад. ҶТ дар самти ҳифзи ҳуқуқии ҳуқуқи истеъмолқунангон пешсаф мебошад ва дигар давлатҳои аъзои ИДМ метавонанд ин таҷрибаи моро самаранок истифода баранд.

Боби дуюм – «**Таҳлили ҳуқуқии чиноятии унсурҳои чиноятии фиреби истеъмолқунандагон**» – аз чор зербоб иборат буда, фарогири масъалаҳои таҳлили ҳуқуқии чиноятии объекти фиреби истеъмолқунандагон, таҳлили ҳуқуқии чиноятии тарафи объективӣ ва субъективии фиреби истеъмолқунандагон, аломатҳои бандубастшаванда он мебошад.

Зербоби якуми боби дуюм «**Таҳлили ҳуқуқии–чиноятии объекти фиреби истеъмолқунандагон**» ба таҳлили масъалаҳои муайян намудани объекти бевосита ва предмети фиреби истеъмолқунандагон равона шудааст. Дар сатҳи рисола объекти хелӣ ва намудии фиреби истеъмолқунандагон муайян карда шудааст. Оид ба объекти бевоситай фиреби истеъмолқунандагон миёни олимон ақидаи ягона вучуд надорад. Объекти ин чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил меқунанд, ки барои таъмини манфиатҳои моддии истеъмолқунандагон равона карда шудааст. Фиреб додани истеъмолқунандагон дар бозори истеъмолӣ на ба тамоми маҷмуи муносибатҳои тиҷоратӣ, балки танҳо ба як қисми онҳо ва маҳз ба онҳое, ки кори мӯтадили муассисаҳои савдоро ҳангоми хизматрасонӣ ба шаҳрвандҳо таъмин меқунанд, зарар мерасонанд. Ба ибораи дигар, конунгузор мақсади ҳифзи на ҳама муносибатҳои соҳаи савдо ва хизмати майшӣ, балки факат қисми муайяни онҳоро пеш гирифт.

Муаллиф асоснок кардааст, ки предмети фиреби истеъмолкунандагонро мол ва хизматрасонӣ ташкил мекунад. Мол обьекти хукукҳои гражданий, ки барои фурӯш, мубодила ё навъи дигари ба муомилоти гражданий баровардани он мӯқаррар шудааст. Маҳсулот – маҳсули фаъолият (корҳо, хизматрасонӣ), ки барои мубодила ва фурӯш дар бозор мӯқаррар шудааст. Хизматрасонӣ натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ва корҳое, ки ба дигар гуншавии хусусияти обьектҳои моддӣ вобаста намебошанд.

Корҳо ва ичрои корҳо, ки агарчи ба манғиати истеъмолкунандагон зарар расонида бошад ҳам, предмети чинояти м. 294 КҶ-ро ташкил намедиҳанд (сохтани хонаи манзилий, дӯхтани либос, таъмири пойафзол ва ф.). Чунин кирдорҳо дар ҳолати чой доштани ҳолатҳои пешбиникардаи қонун мумкин аст, бо м. 208 КҶ бандубаст карда шавад.

Зербоби дуюми боби дуюм «**Таҳлили хукуқӣ-чинояти тарафи объективии фиреби истеъмолкунандагон**» ном дорад. Тарафи объективии м. 294 КҶ ҶТ дар чунин кирдорҳо ифода меебад: 1. Қамтар ҷен кардан яке аз шаклҳои маъмултарини фиреби истеъмолкунандагон мебошад, ки дар фиреб ҳангоми фурӯши мол, ичрои кор, хизматрасонӣ ифода мейбад. Он аз додани мол ба истеъмолкунанда ба андозаи камтаре сурат мегирад, ки фурӯшанда уҳдадор буд, ки онро пурра ба истеъмолкунанда ҷен карда дихад. Дар натиҷа, ҳаридор (истеъмолкунанда) пули молро нисбат ба моли воқеан гирифтааш ба андозаи зиёдтар пардоҳт мекунад. Вобаста ба предмети фиреб ҷенкунӣ дар шакли кампуркунӣ ва камченкунӣ чудо карда мешавад. Андоза дар шакли кампуркунӣ вақте сурат мегирад, ки мавзуи он моеъҳо – шир, шарбат, спирт, равған, бензин ва ғайра мебошад. Андоза дар шакли кам ҷенкунӣ ҳангоми фурӯхтани маҳсулоти гайриозуқаворӣ, масолехи рӯзгор ва соҳтмон ва ғайра истифода мешавад. Дар ин шакли фиребгарӣ, ҳамчун қоида, усулҳои нодурусти ҷенкунӣ ё воситаҳои ҷенкунӣ, масалан, истифода бурдани асбобҳои ҷенкунӣ, кор фармудани тадбирҳои ғайристандартӣ, аз ҳад зиёд таранг кардани мол дар ҷенак ва ғайра истифода мешаванд; 2. Кам баркашидан (кам баркашидан, кам ниҳодан, яъне вайрон кардани воҳидҳои ҷеннаки масса, ки дар мг – миллиграмм, г – грамм, кг – килограмм, с – сентнер (ц – центнер), т – тонна ифода мегардад) – ин додани мол дар чунин ҳаҷме мебошад, ки ба шартҳои шартнома ва ё стандартҳои мӯқарраршуда, ки вазн, ҳаҷм ва дигар нишондодҳои шуморавии молро муайян мекунад, мувофиқат намекунад; 3. Кам додани бақияи пул (нодуруст ҳисоб кардани нархи мол ва ё хизматрасонӣ) – ин бе огоҳии истеъмолкунанда аз тарафи фурӯшанда ё хизматрасон риоя накардани нархе, ки пешакӣ гуфтугузор ё эълон шудааст; 4. Гумроҳ кардан оид ба хосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) – ин ҳабари нодуруст додан дар бораи хосияти ин ё он мол (хизмат), ки ба сифати он, санаи тайёр кардани он, муҳлати коршоямии он,

навъи он, мамлакат ва ё фирмай тайёркардаи он ва ғайра тааллук дорад; 5. дигар навъи фиреб барои ба таҳлука андохтани истеъмолкунанда оид ба шартҳои шартнома, ки барои ҷабрдида аҳамиятнок мебошанд, мисол, расонидани хизмат баъди фурӯши мол, вайда оид ба ҷойгир намудани мол, ба расмият даровардани супориши оддӣ ҳамчун супориши фаврӣ, фурӯхтани дорувириҳое, ки аслан хусусияти табобатиро надоранд ва ғайра, ифода мегардан.

Таҳлили доктринаи ҳукуки чиноятӣ, ақидаҳои муҳталифи муҳаққиқон имкон медиҳанд, ки намудҳои нави кирдорҳоеро номбар намуд, ки метавонанд ҳамчун фиреби истеъмолкунандагон баромад кунанд, аз ҷумла: соҳтакории молҳо, реклами бардуруғ, фиребкорӣ дар самти ҷенаки иттилоот, истифодай ғайриқонунии воситаҳои фардикунонии иштирокчиёни аҳҳои граждани молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ.

Ҷиҳати пешгирӣ намудани эҳтимолияти декриминализатсия намудани чинояти фиреби истеъмолкунандагон, диссертант пешниҳод менамояд, ки категорияи зарар ба миқдори назаррас» аз қ. 1 м. 294 КҔ ҔТ ҳориҷ карда шуда, бар ивази он категорияи «зарар ба миқдори калон, ки дар қ. 2 м. 294 КҔ ҔТ муқаррар шудааст, ҷой дода шавад. Зарар ба миқдори маҳсусан калон ва аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир намудани фиреби истеъмолкунандагон, ки дар қ. 3 м. 294 КҔ ҔТ муқаррар ҳарда шудааст, ба 2 м. 294 КҔ ҔТ интиқол дода шавад. Мавҷуди зарар дар таркиби фиреби истеъмолкунандагон (м. 294 КҔ ҔТ аз он шаҳодат медиҳад, ки таркиби ин чиноят моддӣ аст. Таркиби моддӣ – ин ҷунин таркиби чинояте мебошад, ки дар он қонунгузор ба сифати аломатҳои ҳатмӣ, ба ғайр аз кирдори (ҳаракат ва бехарақати) ба ҷамъият ҳавғонок, ҳамчунин ба вуқӯъ омадани оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонкро пешбинӣ кардааст. Чинояти фиреби истеъмолкунандагон аз лаҳзай расонидани зарар, яъне зарар ба миқдори назаррас (қ. 1 м. 294 КҔ ҔТ), ба миқдори калон (қ. 2 м. 294 КҔ ҔТ) ва ба миқдори маҳсусан калон (қ. 3 м. 294 КҔ ҔТ) ба истеъмолкунандагон тамомшуда эътироф мешавад. Барои он ки чиноят ҷой дошта бошад, бояд ҳатман кирдор ба ҷамъият ҳавғонок бошад, ҳангоми ҳавғонок набудани кирдор он гунаҳкорона эътироф ҳарда намешавад.

Зербоби сеюми боби дуюм **«Аломатҳои субъективии фиреби истеъмолкунандагон»** ном дорад, дикқати асосӣ ба таҳлили масъалаҳои муайян намудани субъект ва тарафи субъективии ин чиноят дода шудааст.

Мувофиқан ба м. 23 КҔ ҔТ барои фиреби истеъмолкунандагон шахсе ба ҷавобарии чиноятӣ қашида мешавад, ки дар вакти содир намудани чиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст ва дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд, ҳамчунин метавонад шаҳрванди оддӣ бошад. Бояд қайд намуд, ки муқаррароти м. 294 КҔ ҔТ бо Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-

раи химояи ҳуқуқи истеъмолқунандагон» вобаста ба доираи субъектоне, ки метавонанд ба фиреби истеъмолқунанда машғул шаванд, мутобикат намекунад. Яке аз масъалаҳои дар назари аввал одӣ, vale дар асл мураккаб ва баҳсталаб, масъалаи мағҳумҳои «истехсолқунанда», «ичроқунанда» ва «фурӯшанда», ки метавонанд истеъмолқунандаро фиреб диханд, мебошад. Яъне, «истехсолқунанда», «ичроқунанда» ва «фурӯшанда» ҳамчун субъекти чиноят бояд дар м. 294 КҶ ҔТ бевосита нишон дода шаванд.

Диссертант бо чунин ақида розӣ шуда наметавонад, ки субъекти фиреб додани истеъмолқунандагон шахсоне шуда метавонанд, ки бо ташкилоти савдо муносибатҳои меҳнатӣ надоранд (масалан, хешу табор ё шиносони фурӯшандае, ки ўро иваз мекунад). Чунин хулосаҳо ба мөърҳои қонун мухолифанд ва диспозиции м. 294 КҶ ҔТ-ро ба таври васеъ маънидод менамоянд. Ба ақидаи мо, кирдорҳои чунин шахсон бо м. 247 КҶ ҔТ, яъне ҳамчун қаллобӣ бояд бандубаст карда шавад.

Диссертант асоснок ва исбот намудааст, ки истифодай истилоҳи «шахрвандон» дар таркиби м. 294 КҶ ҔТ ба мақсад мувоғик нест. Зоро, аввалин, истилоҳи шахрванд мансуби шахси муайянро ба як давлат дорад, сониян, шахрвандони хориҷӣ, ки дар ҔТ кору фаъолият доранд метавонанд ҳангоми содир намудани чинояти фиреби истеъмолқунандагон бе ҷазо монанд. Ба мақсад мувоғик буд, агар қонунгузор истилоҳи «шахрвандро» бо истилоҳи «соҳибкорони инфириодӣ (шахсони воқеӣ)» иваз намояд.

Тарафи субъективии фиреби истеъмолқунандагон дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне, дар ин ҳолат субъект ба ҷамъият ҳавнокии кирдори ҳудро дарк менамояд, яъне камтар ҷен мекунад, кам бармекашад, бақияи пулро кам медиҳад, истеъмолқунандагонро дар мавриди ҳосияти истеъмолқунӣ ё сифати маҳсулот фиреб медиҳад, имконият ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ менамояд (ба истеъмолқунандагон зарар мерасонад) ва ҳоҳони фаро расидани чунин оқибат мебошад. Ду аломати аввал – дарк кардан ва пешбинӣ кардан лаҳзаҳои зехни қасди бевоситаро тавсиф медиҳанд. Аломати сеюм – ҳоҳони фаро расидани ин оқибат бошад ба лаҳзаи иродавӣ мансуб аст.

Дар зербоби чоруми боби дуюм **«Аломатҳои бандубастқунандаи фиреби истеъмолқунандагон»** номгузорӣ шудааст. Ба сифати аломатҳои вазнинкунандай фиреби истеъмолқунандагон дар қ. 2 ва 3 м. 294 КҶ ҔТ ҳолатҳои зерин муқаррар шудаанд: а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; б) ба миқдори калон; в) аз ҷониби шахсе, ки қаблан баҳрои фиреби истеъмолқунандагон суд шудааст; в) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил; г) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад.

Диссертант ҳар як ҳолатро аз нигоҳи назарияйӣ ва амалӣ омӯхта фикру ақидаҳои даҳлдорро ҷиҳати мукаммалнамудани КҶ ҔТ пешниҳод намудааст.

## ХУЛОСАХО

Дар натицаи таҳқиқоти диссертационӣ хулосаҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

1. Хулосаҳои илмӣ вобаста ба таърихи ташаккул ва рушди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагон:

1.1. Дар раванди навиштани рисола муҳаққиқ марҳалаҳои асосӣ дар барпокунӣ ва инкишофёбии қонунгузории ҷиноятиро ба марҳилаҳои тошуравӣ, қонунгузории ҷиноятии шуравӣ-сотсиалистӣ ва даврони соҳибистикӯлий ҷудо намуда, таърихи ташаккул ва рушди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғиреби истеъмолкунандагонро маҳз аз рӯи ин таснифбанӣ таҳлил намудан мувоғики мақсад аст. Рӯй овардан ба таъриҳ ҳеч гоҳ арҷугузорӣ ба мӯд нест. Дар ҳар як марҳалаи нави тараққиёти ҷамъият, вакте ки барои ҳалли проблемаҳои мавҷуда ё нав бамиёномада саъю қӯшиши иловагӣ таълаб карда мешавад ва ҳалли он бе таҳлили муйяни роҳи тайкардашудаи таърихӣ ғайриимкон аст. Албатт, таъриҳ ҳуд аз ҳуд дастурҳои коркардшудаи ҳалли проблемаҳои ҳаётӣ имрӯзаро намедиҳад, vale барои дарк карданӣ мазмуни воеаҳои имрӯза ёрӣ мерасонад [5-М].

1.2. Асосҳои ҳифзи ҳукуқ ва манфиатҳои истеъмолкунандагон, ки дар Куръон ва ҳадис 1400 сол пеш гузашта шуда буд ва имрӯз низ муҳимиёти ҳудро, ки дар дар замони Паёмбар (с) ва ҳалифаҳои солех ҷой дошт, гум накардааст. Дар сурои «Нисо» тамоми василаҳои ноинсофона ба таври қатъӣ маҳкум шудаанд: «Эй қасоне, ки имон овардаед, молу мулки яқдигарро ба ноҳақ нахӯред, ғайри молҳои тиҷоратӣ, ки ҳарду тараф аз он ризояти дода бошед». Сурои «Ал-мутаффифин (камфурӯшон)» ҳама гуна ғиребу найрангро дар тиҷорат манъ мекунад, аз ҷумла ситоиши маҳсулоте, ки ҳаридорро гумроҳ мекунад, омехта карданӣ маҳсулоти пастсифат ва савдои моли қалбакӣ – ин ҳама дар яқҷоягӣ «кам баркашидан» номида мешавад. Фурӯшандагон вазифадоранд, ки дар бораи ҳама гуна камбуҷидҳо ё норасоиҳои маҳсулоташон ҳабар диханд ва набояд дар қӯшиши ғиреб додан ё иштибоҳ андохтани ҳаридор далелҳоро бардурӯғ нишон диханд. Китоби Муқаддас тоҷиронро аз ченак ва вазнкашӣ ҳушдор медиҳад: «Вазн карданро ба адолат риоя кунед ва камфурӯшӣ макунед».

1.3. Ғиреби истеъмолкунандагон дар замони шуравӣ яке аз падидаҳои маъмултарин дар савдои чакана буд. Қонуни ҷиноятии шуравӣ онро на танҳо ҳамчун вайрон карданӣ манфиатҳои гражданинҳо, балки ҳамчун ғиреб додани давлат ҳам мешуморид. Бо қабул шудани аввалин КҶ ҶШС Тоҷикистон аз 15 июни соли 1935 вазъият ҷандон тафийр наёфт ва меъёри алоҳида барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ҳангоми ғиреби истеъмолкунандагон пешбинӣ нагардид. Барои ғиреби истеъмолкунандагон шаҳсро бо моддаи 127, яъне вайрон намудани қоидаҳои савдо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашиданд. Соли 1961 дар таърихи қонунгузории

Тоҷикистон дуввумин КҶ ҶШС Тоҷикистон қабул шуд, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои фиреби истеъмолкунандагон дар моддаи мустақил, яъне моддаи 170 «Фиреб додани ҳаридорон ва заказчиҳо (фармоишгарон), мустаҳкам намуд ва ин муқаррарот, консепсия таъсири худро дар КҶ ҶТ (соли 1998) расонд [5-М].

2. Таҳлили мукоисавӣ-хукуқии қонунгузории ҷинояти давлатҳои аъзои ИДМ-ро вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон нишон медиҳад, ки онҳо метавонанд баҳри минбаъд мукаммал намудани қонуни ҷинояти ҶТ аз аҳамият ҳолӣ набошанд:

2.1. Ҳамаи давлатҳои ИДМ-ро вобаста ба мавҷудияти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ба ду гуруҳ чудо намудан мумкин аст: а) давлатҳое, ки дар КҶ-и онҳо фиреби истеъмолкунандагон ҳамчун ҷинояти классикӣ боқӣ мондааст (Ҷумҳуриҳои Белоруссия, Туркманистон, Озарбойҷон ва Арманистон); б) давлатҳое, ки фиреби истеъмолкунандагонро бо мурури замон аз КҶ-и худ декриминализатсия намуданд (Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон);

2.2. Мавҷудияти преюдитсияи маъмурий барои ҷинояти фиреби истеъмолкунандагон (КҶ ҶБ ва КҶ Туркманистон);

2.3. Вобаста ба тарафи объективии ҷиноят м. 200 КҶ ҶА аз дигар КҶ бо кирдорҳои зерин фарқ мекунад: истеҳсоли маҳсулоти пастсифат; фурӯш баровардани маҳсулоти пастсифат; фурӯши маҳсулоти пастсифат; пинҳон кардани маҳсулоти пастсифат [1-М];

2.4. Дар қонунгузории соҳавии Россия, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон ва Туркманситон шахсони хукуқӣ ҳамчун истеъмолкунанда эътироф нагардидаанд, ки ҷандон дуруст намебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи хукуқии хукуқи истеъмолкунангон пешсаф мебошад ва дигар давлатҳои аъзои ИДМ метавонанд ин таҷрибаи моро самаранок истифода баранд.

3. Фаъолияти иқтисодӣ ҳамчун объекти намудии фиреби истеъмолкунандагон – ин маҷмуи муносабатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки бевосита бо истеҳсолот, мубодилот, тақсимот ва истеъмоли неъматҳои моддию ғайримоддӣ алоқаманданд [1-М].

4. Таҳлили доктринаи хукуқи ҷиноятӣ, ақидаҳои мухталифи муҳакқиқон имкон медиҳанд, ки намудҳои нави кирдорҳоеро номбар намуд, ки метавонанд ҳамчун фиреби истеъмолкунандагон баромад кунанд, аз ҷумла: соҳтакории молҳо, рекламаи бардуруғ, фиребкорӣ дар самти ҷенаки иттилоот, истифодаи ғайриқонунии воситаҳои фардиқонунии иштирокчиёни аҳдои гражданий молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ [4-М].

5. Ҷиҳати пешгирий намудани эҳтимолияти декриминализатсия намудани ҷинояти фиреби истеъмолкунандагон пешниҳод менамоем, ки катего-

рии зарап ба миқдори назаррас» аз к. 1 м. 294 КЧ ЧТ хориҷ карда шуда, бар ивази он категорияи «зарар ба миқдори калон, ки дар к. 2 м. 294 КЧ ЧТ муқаррар шудааст, чой дода шавад. Зарар ба миқдори маҳсусан калон ва аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир намудани фиреби истеъмолкунандагон, ки дар к. 3 м. 294 КЧ ЧТ муқаррар карда шудааст, ба 2 м. 294 КЧ ЧТ интиқол дода шавад.

6. Мувофиқан ба м. 23 КЧ ЧТ барои фиреби истеъмолкунандагон шахсе ба ҷавобарии ҷиноятӣ кашида мешавад, ки дар вакти содир намудани ҷиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст ва дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд, ҳамчунин метавонад шаҳрванди оддӣ бошад. Бояд қайд намуд, ки муқаррароти м. 294 КЧ ЧТ бо Қонуни ЧТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» вобаста ба доираи субъектоне, ки метавонанд ба фиреби истеъмолкунанда машғул шаванд, мутобиқат намекунад. Яке аз масъалаҳои дар назари аввал одӣ, вале дар асл мураккаб ва баҳсталаб, масъалаи мағҳумҳои «истехсолкунанда», «ичроқунанда» ва «фурӯшанд», ки метавонанд истеъмолкунандаро фиреб диханд, мебошад. Яъне, «истехсолкунанда», «ичроқунанда» ва «фурӯшанд» ҳамчун субъекти ҷиноят бояд дар м. 294 КЧ ЧТ бевосита нишон дода шаванд [3-М].

7. Таҳлили КМ ЧТ аз он шаҳодат медиҳад, ки шахсоне, ки ба синни 15 солагӣ расидаанд ва дар корхонаҳо ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ (дар асоси муносибатҳои меҳнатӣ) машғуланд, дар сурати камтар ҷен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияти пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди ҳосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон ба ҷавобарии ҷиноятӣ бо м. 294 КЧ ЧТ кашида намешаванд. Ҷунин ба назар мерасад, ки ин мушкилот хеле мубрам аст, зеро дар айни замон шуморай наврасоне, ки маълумоти ибтидоии умумии ҳатмӣ гирифтаанд, (ва ин ҳам понздаҳсола аст) ба кор машғул мешаванд, ки аксар вакт кори онҳо маҳӯз бо фурӯши мол алоқаманд аст, меафзояд. Аммо дар қонуни ҷиноятӣ синни ҷавобарии ҷиноятӣ барои ин ҷиноят то ҳол кам карда нашудааст. Шояд ин аз он сабаб бошад, ки фиреби истеъмолкунандагон, тибқи м. 18 КЧ ЧТ, ба шуморай ҷиноятҳои начандон вазнин ва КЧ ЧТ дар к. 2 м. 23 ба ҷавобарии ҷиноятӣ танҳо барои кирдорҳои бевосита дар ҳамин модда пешбинишуда синни ҷордаҳсолагиро муқаррар мекунад, ва мутаассифона м. 294 КЧ ЧТ дар ин номгӯй ҷой надорад [3-М].

8. Тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне, дар ин ҳолат субъект ба ҷамъият ҳавно-кии кирдори ҳудро дарк менамояд, яъне камтар ҷен мекунад, кам барме-кашад, бақияти пулро кам медиҳад, истеъмолкунандагонро дар мавриди ҳосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсухел фиреб медиҳад, имконият ё

ногузирии фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфноки онро пешбинӣ менамояд (ба истеъмолкунандагон зарар мерасонад) ва ҳоҳони фаро расидани чунин оқибат мебошад. Ду аломати аввал – дарк кардан ва пешбинӣ кардан лаҳзаҳои зеҳни қасди бевоситаро тавсиф медиҳанд. Аломати сеюм – ҳоҳони фаро расидани ин оқибат бошад ба лаҳзаи иродавӣ мансуб аст [3-М].

9. Дар моддаи 294 КҶ ягон ишора ба мақсад ва ангезаи кирдорҳои ҷиноятӣ вучуд надорад. Аз ин ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки аломатҳои номбаршуда ба тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон ҳамчун аломатҳои ҳатми дохил намешаванд ва ба бандубости кирдори содиршуда таъсир намерасонанд. Зимнан доктринаи ҳукуки ҷиноятӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ангезаи асосии ҷинояти мазкур ғараз, ӯшиши шахси гунаҳкор ҷиҳати ба даст овардани манфиати моддӣ дар ин ё он шакл маҳсуб мешаванд. Дар парвандҳои ҷиноятии омухташудаи мо оид ба фиреби истеъмолкунандагон, ягон парвандае дучор нашудааст, ки дар он ҳукуқвайронкунии номбурда аз ҷониби гунаҳкор беғараз содир шуда бошад. Албатта, шарҳи назариявии чунин рафткор комилан имконпазир аст, вале дар воқеъ феълан ба назар намерасад [2-М].

## ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

1. Истифодаи истилоҳи «шаҳрвандон» дар таркиби м. 294 КҶ ҶТ ба мақсад мувоғиқ нест. Зоро, аввалин, истилоҳи шаҳрванд мансуби шахси муайянро ба як давлат дорад, сониян, шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар ҶТ кору фаъолият доранд метавонанд ҳангоми содир намудани ҷиноятӣ фиреби истеъмолкунандагон бе ҷазо монанд. Пешниҳод карда мешавад, ки дар м. 294 КҶ ҶТ истилоҳи «шаҳрванд» бо истилоҳи «соҳибкорони инфириодӣ (шахсони воқеъ)» иваз карда шавад.

2. Қисми 1. м. 294 дар таҳрири зерин пешниҳод карда мешавад: «Камтар чен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди хосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон дар корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд, ҳамчунин аз ҷониби шаҳрвандон ба миқдори калон ва дар давоми сол баъд аз додани ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, содир шуда бошанд» [3-М].

3. Дар қ. 2 м. 294 КҶ ҶТ ҳолати бандубастшавандай «аз ҷониби шахсе, ки қаблан барои фиреби истеъмолкунандагон суд шудааст, содир шуда бошад», хориҷ карда шавад.

4. Вобаста ба тарафи объективии ҷиноят м. 200 КҶ ҶА аз дигар КҶ давлатҳои аъзои ИДМ бо кирдорҳои зерин фарқ мекунад: истехсоли

маҳсулоти пастсифат; фурӯш баровардани маҳсулоти пастсифат; фурӯши маҳсулоти пастсифат; пинҳон карданни маҳсулоти пастсифат. Бинобар ин, баҳри мукаммалгардии м. 294 КҶ ҔТ пешниҳод мегардад, ки ин ҳаракатҳо ба инобат гирифта шавад.

5. Эзоҳи м. 294 КҶ ҔТ дар таҳрири зерин пешниҳод карда шавад: Фиреби истеъмолкунандагон ҳангоме ба микдори калон содиршуда шумурда мешавад, ки агар зарари ба истеъмолкунандагон расонидашуда аз як нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар, ба микдори маҳсусан калон бошад – аз даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

## **ФЕХРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЦАИ ИЛМӢ**

### **I. Мақолаҳое, ки дар мачаллаҳои тақризшаванд ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:**

**[1-М].** Шарипов, С.С. Тавсифи ҳуқуқӣ-чиноятии объекти фиреби истеъсолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. – 2021. – №4-2 (39). – С. 352-358; ISSN: 2308-054X.

**[2-М].** Сафарзода, А.И., Шарипов, С.С. Таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / А.И. Сафарзода, С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №9. – С. 225-230; ISSN: 2413-5151.

**[3-М].** Шарипов, С.С. Ташаккул ва инкишофи ҷавобгарии чиноятий барои фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №11. – С. 225-232; ISSN: 2413-5151.

**[4-М].** Шарипов, С.С. Гумроҳ кардан оид ба хосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) дар таркиби тарафи объективии фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №7. – С. 281-287; ISSN: 2413-5151.

### **II. Мақолаҳои илмие, ки дар мачмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ- амалӣ чоп шудаанд:**

**[5-М].** Шарипов, С.С. Ҷавобгарии чиноятий барои фиреби истеъмолкунандагон дар замони шӯравӣ [Матн] / С.С. Шарипов // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводҳои конференсияи байналмилалии илмию амалӣ (9 декабря соли 2022) / Зери таҳрири номздаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қурбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбаи ДМТ, 2022. – С. 398-405.

**[6-М].** Шарипов, С.С. Чавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар марҳилаи муосир [Матн] / С.С. Шарипов // Рушди технологияҳои ракамӣ дар шароити муосир: маводҳои конференсияи байналмилалии илмию амалӣ баҳшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақик ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф» (солҳои 2020-2040) 27-28 декабри соли 2022 / Зери назари доктори илмҳои техники Х.Х. Назарзода, доктори илмҳои иқтисодӣ Ф.Р. Шаропов, доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ Н.А. Кудратов. – Душанбе: «ДДТГ», 2022. – С. 317-322.

**[7-М].** Шарипов, С.С. Рушд ва инкишофи чавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон дар замони истиқолият [Матн] / С.С. Шарипов // 25-солагии Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамо / Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ / Зери назари умумии д.и.ҳ., дотсент Ф.Р. Шарифзода. – Душанбе: Нашириёти ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2023. – С. 267-270.

**[8-М].** Шарипов, С.С. Тавсифи умумии чавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Масоили мубрами такмили Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ баҳшида 75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (1 ноябри соли 2023). – Душанбе: Ватан-принт, 2023. – С. 406-412.

Ба чоп \_\_\_.11.2023 ичозат дода шуд. Андозаи 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Коғази оғсет. Чопи оғсет. Гарнитураи Times New Roman.  
Чузъи чопии шартй 3,75.  
Теъдоди нашр \_\_ нусха. Супориши №\_\_.

**ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**На правах рукописи**

**УДК: 343 (575.3)**

**ББК: 67.99 (2) 93 (2 точик)**

**Ш – 32**

**ШАРИПОВ САМАНДАР САМАРИДДИНОВИЧ**

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБМАН  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических  
наук по специальности: 12.00.08 – Уголовное право и  
криминология; уголовно-исполнительное право**

**ДУШАНБЕ – 2023**

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета

**Научный руководитель:** **Сафарзода Анвар Ислом** – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета.

**Официальные оппоненты:** **Абдухамитов Валижон Абдухамитович** – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Российско-Таджикского (Славянского) университета;

**Сафарзода Хает Сайдамир** – кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности факультета №6 Академии МВД Республики Таджикистан.

**Ведущее учреждение:** Государственное учреждение высшего профессионального образования «Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана» (г. Душанбе).

Защита диссертации состоится «13» января 2024 года в 10<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-019 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11, 1 этаж, зал заседания диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) и в Центральном научном библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки 17.

Автореферат «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года разослан.

Учёный секретарь диссертационного совета,  
доктор юридических наук, профессор



Гадоев Б.С.

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность темы исследования.** Социально-экономическое развитие Республики Таджикистан (далее по тексту – РТ) нельзя рассматривать без решения одной из важных проблем современного общества – обеспечение населения качественными благами (товарами, продукцией, услугами и т.д.). Ее практическое решение является стратегическим направлением развития любой страны и во многом определяет не только уровень настоящего благосостояния граждан, но и непосредственно создает условия для жизни каждого человека, обеспечивая тем самым социальную и национальную стабильность, безопасность государства и общества в целом.

Зашита прав и интересов потребителей как целостная система правовых норм, являющаяся правовым институтом, содержит нормы различных институтов гражданского, уголовного, предпринимательского и других отраслей права, объединённых по такому признаку, как участие особого субъекта – потребителя, в правовых отношениях с целью удовлетворения личных бытовых нужд, что служит основным средством охраны и защиты его нарушенных прав.

Проблема противодействия нарушению прав потребителей, несмотря на реформы, проведённые законодателем в последние годы, на сегодняшний день остаётся одной из наиболее актуальных. Низкий уровень удовлетворения потребительских предпочтений в сочетании с многочисленными нарушениями в этой сфере обуславливают необходимость поиска более конструктивных путей решения имеющихся проблем, ключевой среди которых является разработка действенного механизма привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, посягающих на права потребителей. При этом не вызывает никаких возражений, что среди всех разновидностей противодействия их нарушению наиболее эффективна именно уголовно-правовая охрана. Учитывая указанное, с целью углублённого изучения этого вопроса, предлагаем обратиться к рассмотрению исторического аспекта уголовно-правовой охраны прав потребителей.

Зашита прав потребителей – область права, которая напрямую затрагивает каждого потребителя и играет незаменимую роль в беззаботном потреблении товаров и услуг. Хотя защите прав потребителей уделяется большое внимание в Таджикистане, нарушение прав потребителей по-прежнему остается без изменений. Поскольку подобные нарушения в основном основаны на мошеннических действиях, центральную роль в защите прав потребителей играет УК РТ об ответственности за обман потребителей в соответствии со статьёй 294 УК РТ. Поэтому так актуальна данная работа, целью которой является ответ на вопрос о том, что могут или

могли бы сделать сегодня законы об уголовном обмане с точки зрения защиты потребителей.

Задача потребителей (защита частных конечных потребителей от дефектной или опасной продукции, недобросовестных методов продаж, несправедливых условий ведения бизнеса, завышенных цен и чрезмерной задолженности) на протяжении многих лет является одним из самых актуальных вопросов правовой политики современности. Причины этого не трудно обнаружить: потребление становится все более важным в современном обществе (практически говорят об «обществе потребления»), потому что с ростом благосостояния растёт спрос на товары и услуги среди широких слоёв населения. В то же время положение потребителей скорее ухудшилось, чем улучшилось: хотя в рыночной экономике потребители должны быть такими же сильными покупателями, как и поставщики, в действительности они теперь обычно намного уступают поставщикам.

Правовая база защиты прав потребителей в Таджикистане создана на должном уровне. В частности, Закон РТ «О защите прав потребителей» от 9 декабря 2004 года, №72 принят в новой редакции. Документ регулирует отношения в вопросах приобретения товаров, продукции, заказов и оказания услуг между потребителями и производителями. Проблема нарушений прав потребителей, несмотря на реформы, проведённые законодателем в последние годы, остаётся одной из актуальных. Низкий уровень удовлетворения предпочтений потребителя в совокупности с многочисленными нарушениями законодательства в этой сфере требует поиска более конструктивных путей решения существующих проблем, основой которого является разработка эффективного механизма привлечения к ответственности тех, кто нарушает права потребителей, и кто должен нести ответственность за совершение нарушений. При этом следует отметить, что защита уголовного закона является наиболее эффективной среди всех видов сопротивления его нарушению.

Задача прав потребителей, их благополучие и интересы защищены мерами гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Защита потребителей гарантирует, что потребители принимают правильные решения относительно своего выбора и имеют доступ к эффективным механизмам возмещения ущерба. Также призывает предпринимателей гарантировать качество предлагаемых продуктов и услуг. Чтобы иметь функциональную систему защиты прав потребителей, правительство, бизнес и потребители должны работать вместе.

Правительство должно проводить соответствующую политику, принимать законы и правила для защиты потребителей от вредной практики. Следует также установить эффективную связь и координацию между соответствующими учреждениями, ответственными за реализацию прав потреби-

бителей. В то же время предприниматели должны избегать мошеннических или нечестных действий, которые вводят в заблуждение или негативно влияют на потребителей. Потребители, в свою очередь, должны знать свои права и уметь их активно защищать. Общества потребителей играют важную роль в повышении осведомлённости потребителей.

Анализ показывает, что в последние годы наблюдается рост экономических преступлений. Например, в 2014 году – 2891, в 2015 году – 3060, в 2016 году – 2797, в 2017 году – 3521, в 2018 году – 3547 и в 2019 году – 3572 экономических преступлений были совершены. Среди экономических преступлений значимое место занимает и обман потребителей. Например, если в 2000 г. было зарегистрировано 203 эпизодов обмана потребителя, то в 2001 – 197; 2002 – 120; 2007 – 123; 2010 – 160; 2011 – 270; 2012 – 281; 2013 – 248; 2014 – 444; 2015 – 223; 2016 – 236; 2017 – 225; 2018 – 227, 2019 – 195<sup>1</sup>, 2020 – 179, 2021 – 183 и в 2022 – 127, т.е. всего за указанный период было совершено 3641 преступление обмана потребителя, что является тревожным показателем. В то же время преступление обмана потребителей в большинстве случаев приобрело латентный характер и в силу своей малозначительности (ст. 1, ст. 294 УК РК) большинство потребителей не предпринимает соответствующих действий по защите своих прав.

Механизм уголовно-правовой защиты потребителей, как обмеривание, обвешивание, обсчёт, введение в заблуждение относительно особенностей потребления или качества продукции (услуг) или иные виды обмана потребителей, с учётом развития новых методик и технологий и появление новых видов обмана потребителей нуждается в совершенствовании, что следует учитывать при разработке новой редакции УК РТ и совершенствовании законодательства.

В диссертации даётся обзор актуальности исследования защиты прав потребителей с точки зрения уголовного права, текущей ситуации с защищкой прав потребителей в РТ, роли уголовного права в обеспечении соблюдения закона о защите прав потребителей. Также излагаются предложения по выработке потенциальных мер совершенствования существующей уголовно-правовой защиты прав потребителей, приведены примеры противоправных действий, нарушающих права потребителей.

В Таджикистане до сих пор не проводилось фундаментальных исследований по вопросу уголовной ответственности за обман потребителей,

<sup>1</sup> См.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 277; Маълумоти омории ВҚД ҶТ оид ба вазъи чинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2010 то соли 2022 аз 26.05.2023, таҳти №14/3-559; Юлдошев Р.Р., Махмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе, 2018. – С. 61-78.

классификации этого преступления, его отличием от других аналогичных структур и путем совершенствования национального уголовного законодательства по данному вопросу. Вышеизложенное как теоретически, так и практически определяет актуальность темы исследования и требует разработки результативных предложений по улучшению уголовной ответственности за обман потребителей и повышению вероятности ее осуществления на практике. В связи с этим существенным считается определить концепцию правильных путей решения представленных проблем в условиях нынешней реальности.

**Степень изученности научной темы.** В науке уголовного права некоторые исторические, теоретические и практические аспекты уголовно-правового анализа обмана потребителя представлены в работах таких таджикских ученых, как У.А. Азиззода (У.А. Азизов)<sup>2</sup>, Н.А. Гаффорова<sup>3</sup>, Ф.К. Иброхимов<sup>4</sup>, Н.А. Кудратов<sup>5</sup>, Н. Махмадзода<sup>6</sup>, Ф.А. Мирзоахмедов<sup>7</sup>, М.М. Муллаев<sup>8</sup>, А.К. Назаров<sup>9</sup>, Р.Х. Раҳимзода<sup>10</sup>, М.Дж. Раҳмонзода<sup>11</sup>, Ш.Н. Са-

<sup>2</sup> См.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории дореволюционного Таджикистана: монография. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с.; Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 414 с.

<sup>3</sup> См.: Гаффорова Н.А. Уголовная ответственность за нарушения правил торговли (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1994. – 29 с.

<sup>4</sup> См.: Иброхимов Ф.К. Контрабанда в уголовном праве Таджикистана и России: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2019. – 26 с.

<sup>5</sup> См.: Кудратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, практики и законодательства: по материалам Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 216 с.

<sup>6</sup> См.: Махмадзода Н. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 183 с.

<sup>7</sup> См.: Мирзоахмедов Ф.А. Чиноятҳо ба муқобили андозупорӣ / Ф.А. Мирзоахмедов // Маводи Конференсияи чумхуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷаҳонҳои «700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «Соли оила» ва Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт» солҳои 2005-2015. – Душанбе, 2015. – С. 652-654.

<sup>8</sup> См.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. – Сталинабад: Идв-во Таджик, гос. ун-та, 1960. – Ч. 1. – 159 с.; Муллаев М.М. Происхождение и реакционная сущность шариата. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 187 с.

<sup>9</sup> См.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. – Душанбе: Дакики, 2014. – 207 с.

<sup>10</sup> См.: Раҳимзода Р.Х., Солиев К.Х., Ҳусейнзода С.Х. ва диг. Ҳуқуқи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.х., дотсент Раҳимзода Р.Х. ва д.и.х., профессор Бобоҷонзода И.Х. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 550 с.

идзода<sup>12</sup>, А.И. Сафарзода (А.И. Сафаров)<sup>13</sup>, К.Х. Солиев<sup>14</sup>, А.Г. Холиков<sup>15</sup>, Р.И. Шарипов<sup>16</sup>, Т.Ш. Шарипов<sup>17</sup>, С.Ш. Шаропов<sup>18</sup> и зарубежных учёных, таких как Г. Александров<sup>19</sup>, П. Андрушко<sup>20</sup>, С.Г. Аникиец<sup>21</sup>, И.А. Антропенко<sup>22</sup>, Б.В. Волженкин<sup>23</sup>, Г.И. Вольфман<sup>24</sup>, А.И. Мещерин<sup>25</sup>, Н.Г. Плотни-

<sup>11</sup> См.: Раҳмонзода М.Ч. Чавобгарии чиноятӣ барои фаъолияти ғайриқонуни бонкӣ мувофики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номз. илм. ҳукуқ. – Душанбе, 2021. – 182 с.

<sup>12</sup> См.: Саидзода Ш.Н. Мукамалсозии қонунгузории чиноятӣ оид ба ҷавобгарии чиноятӣ барои кочоқ: дис. ... номз. илм. ҳукуқ. – Душанбе, 2018. – 181 с.

<sup>13</sup> См.: Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 229 с.; Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 396 с.

<sup>14</sup> См.: Тафсир ба моддаҳои алоҳидай қисми маҳсуси Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери назари Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ, ҳукуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковники милитсия Қаҳҳорон А.А. – Душанбе: Глобус, 2010. – 880 с.; Солиев К.Х. Дар бораи байзе проблемаҳои татбики қонуни чиноятӣ / К.Х. Солиев // 10 соли амали Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натича ва пешниҳод (Маводи конғорони илмиву амалии ҷумҳурияйӣ баҳшида ба 10 солагии қабули Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (16-уми сентябрь соли 2008). – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 67-70.

<sup>15</sup> См.: Холиков А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. Қисми 1. – Душанбе: Эр-граф, 2014. – 380 с.

<sup>16</sup> Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 173 с.

<sup>17</sup> См.: Шарипов Т.Ш., Ходжазода Ф.Ф. Некоторые аспекты легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных противозаконным путем как вида прикосновенности к преступлению / Т.Ш. Шарипов, Ф.Ф. Ходжазода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2022. – №6. – С. 257-266.

<sup>18</sup> См.: Шаропов С.Ш. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики (криминологический аспект): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1995. – 308 с.

<sup>19</sup> См.: Александров Г. Борьба с обмериванием и обвешиванием потребителя. – М.: Юрид. изд., 1948. – 28 с.

<sup>20</sup> См.: Андрушко П., Данъко В. Обман покупателей (заказчиков) или мошенничество? / П. Андрушко, В. Данъко // Советская юстиция. – 1991. – №5. – С. 8-10.

<sup>21</sup> См.: Аникиец С.Г. Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001. – 24 с.; Аникиец С.Г. Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001. – 184 с.

<sup>22</sup> См.: Антропенко И.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере потребительского рынка: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2004. – 221 с.

кова<sup>26</sup>, Г.О. Рыбакова<sup>27</sup>, И.Г. Сапожников<sup>28</sup> Л.Н. Тхайщухова<sup>29</sup> и др. подверглись научным исследованиям.

В Таджикистане профессор А.И. Сафарзода рассмотрел вопрос уголовной ответственности за обман потребителей в своей докторской диссертации на тему «Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан»<sup>30</sup>. Научные работы других исследователей, имена которых были упомянуты выше, имеют важное значение в решении различных вопросов уголовной ответственности за обман потребителей. В то же время следует отметить, что тему уголовной ответственности за обман потребителей нельзя признать достаточно проанализированной, поскольку все вопросы, связанные с классификацией и анализом составов данного преступления, до конца не изучены и остаются проблемными по сей день и требуют дальнейшего научного анализа. До настоящего времени в РТ отсутствуют фундаментальные исследования, связанные с вопросом уголовной ответственности за обман потребителей, классификацией этого преступления, его отличием от других аналогичных преступлений, а также путями совершенствования национального уголовного законодательства по данному вопросу.

В связи с вышеизложенным, учитывая вклад отечественных и зарубежных ученых в разработку вопросов уголовной ответственности за обман потребителей, к настоящему времени многие аспекты этого вопроса требуют новых комплексных исследований.

---

<sup>23</sup> См.: Волженкин Б.В. Предпосылки и концептуальные проблемы разработки модельного Уголовного кодекса для государств-участников СНГ / Б.В. Волженкин // Вестник Межпарламентской ассамблеи. – 1995. – №4. – С. 34-37.

<sup>24</sup> См.: Вольфман Г.И. Ответственность за обман покупателей и заказчиков / Г.И. Вольфман // Сов. юстиция. – 1975. – №19. – С. 23-25.

<sup>25</sup> См.: Мещерин А.И. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел мошенничества в виде обмана потребителей: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 262 с.

<sup>26</sup> См.: Плотникова Н.Г. Уголовная ответственность за обман при продаже товаров, выполнение работ, оказании услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – 27 с.; Плотникова Н.Г. Уголовная ответственность за обман при продаже товаров, выполнение работ, оказании услуг: дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – 228.

<sup>27</sup> См.: Рыбакова Г.О. Ответственность за обман покупателей и заказчиков по советскому уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1978. – 197 с.

<sup>28</sup> См.: Сапожников И.Г. Уголовная ответственность за обворовывание покупателя. – М.: Госюриздан, 1958. – 79 с.

<sup>29</sup> См.: Тхайщухова Л.Н. Уголовно-правовая охрана прав потребителей: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 234 с.

<sup>30</sup> См.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 396 с.

Учитывая вышеизложенное, вопросы уголовной ответственности за обман потребителей считаются актуальными и требуют диссертационного исследования в современное время.

**Связь исследований с программами либо научной тематикой.** Данный диссертационный труд выполнен в рамках научного проекта кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета (Правовая уголовная политика Республики Таджикистан на современном этапе развития).

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Цель исследования.** Цель диссертационного исследования – провести комплексное исследование уголовной ответственности за обман потребителей, и на основе этого разработать и предоставить рекомендации по улучшению уголовного законодательства Таджикистана в сфере защиты прав потребителей. В связи с вышеизложенными целями исследования обусловлен круг задач, решение которых составляет содержание данной работы.

**Задачи исследования.** Для достижения обозначенной цели в диссертационном исследовании планируются решение следующих задач:

- научно-историческое исследование становления и развития принципов уголовного права РТ о преступлениях, связанных с обманом потребителей;
- анализ уголовной ответственности за обман потребителей в УК стран СНГ;
  - уголовно-правовой анализ и квалификация объективных признаков (объект и объективная сторона) обмана потребителей;
  - уголовно-правовой анализ и квалификация субъективных признаков (субъект и субъективная сторона) обмана потребителей;
  - определение и разграничение всех возможных конструкций обмана потребителей от аналогичных (смежных) составов;
- разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства РТ и правоприменительной практики в борьбе с обманом потребителей, как преступления.

**Объектом исследования** является совокупность общественных отношений, возникающих вследствие совершения и уголовного преследования за преступление обмана потребителей.

**Предметом исследования** являются особенности уголовной ответственности за обман потребителей, предусмотренные уголовным законодательством РТ, а также научные публикации, статистические данные, материалы практики применения законодательства в этой сфере.

**Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования).** Диссертационное исследование охватывает три этапа развития уголовного законодательства: 1) досоветский период; 2) советско-социалистическое уголовное законодательство; 3) период независимости. В рамках данного диссертационного исследования изучено становление и развитие правового регулирования уголовной ответственности за обман потребителей на территории исторического и современного Таджикистана. Следует отметить, что правовое регулирование уголовной ответственности за обман потребителей в практике и законодательстве зарубежных стран в данной научной диссертации изучался сравнительно-правовым методом. Период диссертационного исследования охватывает 2019-2023 годы.

**Теоретические основы исследования.** Теоретические основы исследования составляют научно-теоретические работы отечественных и зарубежных ученых, в которых рассмотрены различные аспекты преступления обмана потребителей. При разработке диссертации автор обращался к работам таких ученых как У.А. Азиззода (У.А. Азизов), Н.А. Гаффорова, Ф.К. Иброхимов, Н.А. Кудратов, Н. Махмадзода, Ф.А. Мирзоахмедов, М.М. Муллаев, А.К. Назаров, Р.Х. Рахимзода, М.Дж. Рахмонзода, Ш.Н. Сайдов, А.И. Сафарзода (А.И. Сафаров), К.Х. Солиев, А.Г. Холиков, Р.И. Шарипов, Т.Ш. Шарипов, С.Ш. Шаропов и зарубежных учёных, таких как Г. Александров, П. Андрушко, С.Г. Аникиец, И.А. Антропенко, Б.В. Волженкин, Г.И. Вольфман, А.И. Мещерин, Н.Г. Плотникова, Г.О. Рыбакова, И.Г. Сапожников Л.Н. Тхайцухова и др.

**Методологические основы исследования.** При подготовке диссертации использованы общенаучные философские, диалектические научные методы понимания событий и процессов общественной жизни, единство социального содержания и правовых форм, обеспечивающих процесс их научного изучения. Также в ходе исследования данной темы выявлены общие и специальные методы понимания исследуемых явлений во взаимосвязи и абсолютной зависимости; эффективно используются общие методы анализа и синтеза, а также специальные научные методы: логико-формальный, сравнительно-правовой и специально-правовой.

**Эмпирические предпосылки.** В процессе исследования были использованы статистические данные Центрального информационно-аналитического центра МВД РТ и Верховного суда РТ, обвинительные приговоры, заключения обвинительных заключений и другие документы, связанные с предметом обман потребителями. В исследовании также использованы материалы, опубликованные в средствах массовой информации, в частности послание Президента РТ, отчёты правоохранительных органов (МВД, Генеральная прокуратура), на основании которых были сделаны выводы.

**Научная новизна исследования.** С точки зрения решения проблемы, выбранной темы, метода рассмотрения и научных путей решения существующих вопросов уголовной ответственности за обман потребителя считается новшеством в пространстве юридической науки, особенно уголовного права страны. Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что это первое полное, комплексное, структурно-законченное исследование, сравнительный анализ уголовной ответственности за обман потребителей, предусмотренной УК РТ, в рамках диссертационные исследования.

**Положения, выносимые на защиту.** Автором вводятся в правовую доктрину и выносятся на защиту следующие важнейшие научные результаты и положения:

### **I. Предложения теоретического характера:**

1. На каждом этапе развития общества требуются дополнительные усилия по решению существующих или новых проблем, и решение их невозможно без определённого анализа исторического пути. Обман потребителей признавался преступлением во все периоды развития уголовного права. Правовые нормы шариата сыграли эффективную роль в криминализации обмана потребителя. Сура 83 Корана под названием «Аль-мутаффифин» (Обвешивающие) может быть признана основанием для криминализации обмана потребителей. Нормы шариата обязывают продавцов информировать потребителей о любых дефектах или недостатках их продукции и не искажать факты в попытке обмануть или ввести их в заблуждение. С точки зрения справедливости, взвешивание товаров и продуктов и недооценка их является обязательным критерием для мусульман.

2. Правовое сравнение уголовного законодательства государственных членов СНГ с такими достижениями может в дальнейшем иметь важное значение для совершенствования УК РТ:

2.1. Все страны СНГ можно разделить на две группы в зависимости от наличия уголовной ответственности за обманом потребителей:

а) страны, в которых обман потребителей остается классическим преступлением (Республики Беларусь, Туркменистан, Азербайджан и Армения);

б) страны, которые со временем декриминализовали обмана потребителей в своих УК (Российская Федерация, Республики Казахстан, Киргызстан и Узбекистан).

2.2. Установление административной преюдиции для ч. 1 преступления обмана потребителей в РТ (из опыта Туркменистана);

2.3. Криминализация производства, сокрытия и реализации некачественной продукции на основе практики УК Азербайджана.

3. Согласно ст. 23 УК РТ, лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста и занимающееся реализацией товаров или услуг населению, независимо от формы собственности, может нести уголовную ответственность за обман потребителей. Следует отметить, что положения ст. 294 УК РТ не совместимы с Законом РТ «О защите прав потребителей» относительно круга лиц, которые могут заниматься обманом потребителей. Одним из, казалось бы, простых вопросов, но на самом деле сложных и дискуссионных, является вопрос о терминах «производитель», «исполнитель» и «продавец», которые могут ввести потребителя в заблуждение. То есть «производитель», «исполнитель» и «продавец» как субъекты преступления должны быть включены в ст. 294 УК РТ.

4. Формулировка, что субъектами обмана потребителя могут оказаться лица, не состоящие в трудовых отношениях с торговой организацией (к примеру, родственники или знакомые продавца, заменяющие его), не соответствует фактической ситуации. Подобные выводы противоречат нормам закона и диспозиции ст. 294 УК РТ и трактуются расширительно. По нашему мнению, действия таких лиц согласно ст. 247 УК РТ следует квалифицировать как мошенничество. Такой подход к решению проблемы, что работники торговли, состоящие в трудовых отношениях с торговой организацией, выполняя всякие подсобные работы (уборщицы, подсобные рабочие и т.п.) могут быть привлечены к уголовной ответственности, является действенным. Если они подменяют продавца от имени работодателя и обманывают потребителей, то они попадают под действие ст. 294 УК РТ, будут привлечены к ответственности, в противном случае – их действия квалифицируется ст. 247 УК РТ.

## **II. Предложения, направленные на совершенствование уголовного законодательства:**

5. В целях недопущения возможности декриминализации преступления обман потребителей предлагаем исключить категорию «значительный размер ущерба» из ч. 1 ст. 294 УК РТ, а вместо неё ввести категорию «ущерб в крупном размере», которая установлена в ч. 2 ст. 294 УК РТ, подлежит размещению. Ущерб за особо крупный размер совершения обмана потребителей организованной группой, которые предусмотрены в ч. 3 ст. 294 УК РТ, предлагается перенести в ч. 2 ст. 294 УК РТ;

6. Использование термина «граждане» в ст. 294 УК РТ является нецелесообразным, потому что, во-первых, под термином «гражданин» подразумевается определённое лицо, принадлежащее к одному государству, а во-вторых, иностранные граждане, работающие в РТ, могут остаться безнаказанными, когда совершают преступление по обману потребителей. Предлагается в ст. 294 УК РТ термин «гражданин» заменить термином «индивидуальные предприниматели (физические лица)».

7. Часть 1. м. 294 представлена в следующей редакции: «Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества продукции (услуг) либо иные виды обмана потребителей на предприятиях, независимо от формы собственности, к которым занимаются сбытом товаров, продукции или услуг населению, а также если они совершены гражданами в крупном размере и в течение года после наложения административного наказания.

8. В ч. 2 ст. 294 УК РТ квалифицирующий признак «совершенное лицом, ранее судимым за обман потребителей» – должно быть исключено.

9. Примечание к ст. 294 УК РТ изложить в следующей редакции: «Обман потребителей признается совершенным в крупном размере, если ущерб, причинённый потребителям, превышает один показатель для расчётов, в особо крупном размере – более десяти показателей для расчётов».

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Результаты исследования составляют научные выводы и предложения по совершенствованию уголовного законодательства об уголовной ответственности за обман потребителей как преступление. Выводы и научные положения, полученные в ходе исследования диссертации, могут быть использованы в ходе дальнейших исследований уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права в Республике Таджикистан с учётом защиты экономических отношений, безопасности, защиты прав и интересов потребителей. Результаты докторской диссертации могут привести к совершенствованию действующих норм отечественного законодательства, в том числе УК РТ, УК государств-участников СНГ, Закона «О защите прав потребителей» и др.; на практике должен быть надлежащим образом регламентирован порядок правильной реализации и применения уголовного законодательства об уголовной ответственности за обман потребителей, использоваться законодательная и правоприменительная деятельность судов и других правоохранительных органов. При этом материалы докторской диссертации могут найти применение для преподавания дисциплин и проведения научных исследований, при изучении учебных предметов уголовного права, криминологии, права уголовного наказания, специального юридического образовательного курса, в частности предметов «Экономические преступления», «Преступления в сфере экономической деятельности», для которых научное исследование имеет большое значение.

**Степень достоверности результатов.** Достоверность научных исследований достигается за счет анализа отечественного и зарубежного законодательства, изучения доктрины уголовного права, использования общих и специальных научных методов, отражающих современные научные точки зрения на преступление обман потребителей. Научные результаты, предложения, выводы и практические рекомендации изложены в докторской

онном исследовании, основанном на источниках законодательства и судебной практики. Достоверность диссертационного исследования обусловлена также использованием обширной эмпирической базы, которая представлена в виде различных статистических данных, обобщения материалов судебной практики и анализа ряда уголовных дел. Также результаты исследования научной диссертации являются достоверными, поскольку они получены на основе анализа Конституции РТ, УК РТ, КИУН РТ, Концепции правовой политики РТ, Решения Пленума Верховного суда РТ и др.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.**

Предмет и содержание исследования соответствуют паспорту специальности: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, утвержденное решением Коллегии Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 30 сентября 2021 года за №7.

**Личный вклад соискателя учёной степени.** Личный вклад автора определяется в его непосредственном участии в диссертационном исследовании, пропаганде идей, концепций, выводов и научных положений, доказательстве уровня научной новизны диссертационного исследования, научных положений, представляемых на защиту, научных статей, выступлений на республиканских и международных научно-практических конференциях.

**Апробация и применение результатов диссертации.** Диссертационное исследование подготовлено на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета и было обсуждено на заседаниях кафедры.

Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на международных, республиканских, научно-практических конференциях, круглых столах и других научных конференциях в виде научных докладов на международных и республиканских конференциях:

– Международная научно-теоретическая конференция «Развитие цифровых технологий в современных условиях, посвящённая «Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» (2020-2040 годы)», 27-28 декабря 2022 г. – на тему «Ответственность за обман потребителей на современном этапе»;

– Международная научно-практическая конференция «Права человека: вчера и сегодня», 9 декабря 2022 г. – на тему «Уголовная ответственность за обман потребителей в советское время»;

– Международная научно-практическая конференция «25-летие Уголовного Кодекса Республики Таджикистан: состояние и перспективы», 26 мая 2023 г. – на тему «Развитие уголовной ответственности за обман потребителей в период независимости»;

– Республиканской научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы совершенствования Конституции Республики Таджикистан в современных условиях», посвящённой 75-летию Таджикского национального университета (1 ноября 2023 года) – на тему «Общая характеристика уголовной ответственности за обман потребителей».

**Публикации по теме диссертации.** По содержанию диссертации опубликовано 7 научных статей, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 3 статьи в отечественных и зарубежных изданиях на таджикском и русском языках.

**Структура и объем диссертации.** Диссертационное исследования состоит из перечня сокращений и (или) условных обозначений, введения, двух глав, шести параграфов, заключения, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования и списка литературы (источников). Общий объем диссертации включает 196 страниц.

## **ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)**

Во введении диссертации обосновано актуальность темы исследования, представлена связь работы с научными программами, уровень ее исследования, объект, предмет и методы ее изучения. Объясняется научная новизна диссертации, указываются научные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации, личный вклад ее автора, сведения об оценке результатов исследования, авторские публикации, отражающие отмечены основные положения работы и структура диссертации.

Первая глава – **«Становление, развитие и сравнительно-правовой анализ преступления обман потребителей»** - состоит из двух подразделов, освещающих проблемы истории становления и развития уголовной ответственности за обман потребителей и сравнительно-правовой анализ обман потребителей по уголовному законодательству государств-участников СНГ.

В первом подразделе первой главы **«История становления и развития уголовной ответственности за обман потребителей»** изучается с позиции различных исторических периодов. Следует отметить, что на каждом этапе развития общества требуются дополнительные усилия по решению существующих или новых проблем, и их решение невозможно без определенного анализа исторического пути.

История формирования и развития ответственности (уголовной либо гражданской) за обман потребителей изучается на примере досоветского периода, советской эпохи и периода независимости.

Относительно досоветского периода диссертант в своей научной концепции высказал обоснованное предположение, что до появления ислама

основным источником права, особенно уголовного, была книга Авесты – Закон Сосониан. Обман, ложь и оскорблении считались преступлениями в авестийской правовой системе. Появление ислама дало серьёзный толчок развитию уголовной ответственности за обман потребителей. Сура Аль-Мутаффифин (Обвешивающие) запрещает любой обман в бизнесе, в том числе восхваление товаров, вводящих покупателя в заблуждение, смешивание некачественных товаров и торговлю контрафактными товарами – все это в совокупности называется «обвешиванием»: «Горе обвешивающим», которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон» (Сура 83:1-3). Таким образом, диссертант обосновал, что обман потребителей запрещён в исламе, а виновные подвергаются как мирскому, так и религиозному наказанию (например, сожжению в аду) за недовес и недомер. С точки зрения ислама, обман потребителей входит в группу преступлений категории Хадд, то есть тех преступлений, которые прямо прописаны в Коране.

Формирование и дальнейшее развитие уголовной ответственности за обман потребителей продолжается в период смешанной государственности таджиков, с момента присоединения земель таджиков к царской России, то есть после образования Туркестанского генерал-губернаторства в 1886-1887 годах.

Следующий этап развития уголовного законодательства Таджикистана связан с Социалистической революцией октября 1917 года. В диссертации анализируются особенности этого периода и отмечается, что социально-экономические изменения, произошедшие в государстве, привели к изменениям в торговле. Защита прав и интересов потребителей традиционно обеспечивается положениями норм гражданского законодательства.

Состав преступления обман потребителей, появившийся в УК союзных республик Постановлением ЦИК СССР «Об ответственности за грабёж потребителей и обман Советского государства» от 25 июня 1934 г. не имело никаких отличительных особенностей, и это один из недостатков этого решения. В 1961 г. в истории законодательства Таджикистана был принят второй УК Тадж. ССР, который усилил уголовную ответственность за обман потребителей в самостоятельную статью, т.е. ст. 170 «Обман покупателей и заказчиков (заказчиков)», усиленная и этим положением, концепция имела свое действие в УК РТ (1998 г.).

Третий период становления и развития уголовной ответственности за обман потребителей связан с обретением независимости РТ и принятием нового УК РТ в 1998 году.

Второй подраздел первой главы озаглавлен «**Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за обман потребителей по уголовному законодательству государств-участников СНГ**», в котором

основное внимание уделено анализу отдельных элементов обмана потребителей в МУК СНГ и УК отдельных стран.

Проведённый сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран СНГ за обман потребителей, позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования УК РТ, в том числе:

1. Рассматривая нормы уголовного права, связанные с защитой прав и интересов потребителей, принятые в независимых государствах, республиках бывшего Советского Союза, можно сделать вывод, что эти нормы схожи в силу единства их исторических корней, то есть уголовного законодательства СССР. В то же время ответственность за обман потребителей также имеет определенные особенности. Все страны СНГ можно разделить на две группы в зависимости от наличия уголовной ответственности за обман потребителей:

а) страны, в которых обман потребителей остается классическим преступлением (Республики Беларусь, Туркменистан, Азербайджан и Армения);

б) страны, которые со временем декриминализировали обман потребителей в своих УК (Российская Федерация, Республики Казахстан, Киргизстан и Узбекистан).

2. в результате анализа автор определил, что административная прокуратура за преступление обман потребителей заметна в Республики Узбекистан и Туркменистан, а данный опыт полезен и для РТ;

3. В зависимости от объективной стороны преступления ст. 200 УК Азербайджана отличается от других УК следующими действиями: а) производством некачественной продукции; б) реализация некачественной продукции; г) скрытие некачественной продукции.

4. Квалифицирующим признаком являются следующие: а) в крупном размере; б) в особо крупном размере; в) неоднократно; г) в случае опасного рецидива; д) по предварительному сговору группы лиц; е) организованной группой.

5. Юридические лица не признаются потребителями в отраслевом законодательстве России, Республики Казахстан, Киргизстана, Армении и Туркменистана, что не очень правильно. Республика Таджикистан является лидером в области правовой защиты прав потребителей, и наш опыт могут эффективно использовать другие государства-участники СНГ.

Во второй главе – «**Уголовно-правовой анализ состава преступления обман потребителей**», состоящей из четырёх подразделов, раскрыты проблемы уголовно-правового анализа объективных и субъективных признаков обмана потребителей, его квалифицирующих признаков.

В первом подразделе второй главы «**Уголовно-правовой анализ объекта обмана потребителя**» рассматриваются проблемы установления не-

посредственного объекта и предмета обмана потребителей. Исследователи не пришли к единому мнению о прямой цели обмана потребителей.

В исследовании даётся определение родовых и видовых объектов обмана потребителей. У исследователей нет единой точки зрения о непосредственном объекте обмана потребителей.

Объектом этого преступления служат установленные общественные отношения, направленные на обеспечение материальных интересов потребителей. Обман потребителей на потребительском рынке наносит вред определенной части коммерческих отношений, которые обеспечивают беспрофильную работу учреждений торговли, оказывая услуги гражданам. Иначе говоря, законодатель стремился защитить не все отношения в сфере торговли и бытовых услуг, а только установленную их часть.

Автор обосновал, что предметом обмана потребителей являются товары и услуги. Товар – объект гражданских прав, который устанавливается для продажи, обмена или иного вида гражданского оборота. Товар – продукт деятельности (работ, услуг), предназначенный для обмена и реализации на рынке. Услуга – это результат интеллектуальной деятельности и работ, не связанных с изменением природы материальных объектов.

Работы и выполнение работ, которые хотя и наносят вред интересам потребителей, являются предметом преступления ст. 294, не образуют частного предпринимательства (строительство дома, пошив одежды, ремонт обуви и т.п.). Такие действия могут быть совершены при обстоятельствах, предусмотренных законом, ст. 294 УК РТ.

Второй подраздел второй главы называется «**Уголовно-правовой анализ объективной стороны обмана потребителей**». Объективная сторона ст. 294 УК РТ выражается в следующих действиях: 1. Обмеривание является одной из наиболее распространенных форм обмана потребителей, которая применяется при обмане при реализации товаров, выполнении работ, услуг. Он заключается в передаче товара потребителю в меньшем количестве, чем продавец обязан был отмерить потребителю в полном объеме. В результате покупатель (потребитель) платит за товар больше, чем он фактически получил. В зависимости от объекта обмана измерения подразделяются на недомеры и занижения. Измерение происходит в виде недолива, когда предметом являются жидкости – молоко, сок, спирт, масло, бензин и т.п. Шкалу применяют в виде уменьшенного измерения при продаже непродовольственных товаров, хозяйственных и строительных материалов и т.п. При этом виде мошенничества, как правило, используются неправильные методы измерения или средства измерения, например, использование средств измерения, применение нестандартных мер, превышение веса товара при измерении и т.п.; 2. Обвешивание (недовес, занижение, т.е. нарушение единиц измерения массы, выраженных в мг – миллиграммм, г –

грамм, кг – килограмм, ц – центнер, т – тонна) – это товар, находящийся в таких размерах, которые не соответствуют условиям договора или установленным нормам, определяющим вес, объем и другие показатели пересчёта товара; 3. Обсчёт остатка денежных средств (неверный расчёт цены товара или услуги) – это невыполнение продавцом или поставщиком услуг цены, оговорённой или объявленной заранее без ведома потребителя; 4. Введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) – это предоставление ложной информации о качестве того или иного товара (услуги), как его качество, дата изготовления, срок годности, тип, страна или принадлежит компании, которая его изготвила и т. д.; 5. Иные виды обмана с целью введения потребителей в заблуждение относительно важных для потерпевшего условий договора, например, оказание услуг после реализации товара, обещания разместить товар, оформление простого заказа как срочного заказа, продажа лекарств, которые на самом деле не имеют лечебных свойств и т.п.

Анализ доктрины уголовного права, различные мнения исследователей позволяют перечислить новые виды действий, которые могут выступать в качестве обмана потребителей, в том числе: подделка товаров, ложная реклама, неверные измерения объёма информации, незаконное использование средств персонализации участников гражданско-правовых договоров на товары, работы и услуги.

В целях предотвращения возможности декриминализации преступления обман потребителей диссертант предлагает исключить категорию «ущерб в значительном размере» из п. 1 ст. 294 УК РТ, а вместо неё добавить категорию «ущерб в крупном размере», составляющий предусмотренной ч. 2 ст. 294 УК РТ. Ущерб за особо крупный размер совершён организованной группой, что установлено в ч. 3 ст. 294 УК РТ, необходимо переместить в ч. 2 ст. 294 УК РТ.

Ущерб, нанесённый потребителю при обмане (ст. 294 УК РТ) указывает, что состав этого преступления материален. Преступление, заключающееся в обмане потребителей, окончится с момента причинения ущерба, то есть причинения ущерба в значительном размере (ч. 1 ст. 294 УК РТ), и в особо крупном размере (ч. 3 ст. 294 УК РТ). Для того чтобы преступление произошло, деяние обязательно должно быть опасным для общества, если деяние неопасно, оно не признается виновным.

Третий подраздел второй главы называется **«Субъективные признаки обмана потребителей»**, основное внимание удалено анализу вопросов определения субъекта и субъективной стороны данного преступления.

Согласно ст. 23 УК РТ, лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста и занимающееся реализацией товаров или услуг населению, независимо от формы собственности, может нести уг-

ловную ответственность за обман потребителей. Следует отметить, что положения ст. 294 УК РТ не соответствует Закону РТ «О защите прав потребителей» относительно круга лиц, которые могут заниматься обманом потребителей. Одним из, казалось бы, простых вопросов, но на самом деле сложных и дискуссионных, является вопрос о понятиях «производитель», «исполнитель» и «продавец», которые могут обмануть потребителя. То есть «производитель», «исполнитель» и «продавец» как субъекты преступления должны быть включены в ст. 294 УК РТ следует показывать напрямую.

Диссертант не согласен с гипотезой, что субъектами обмана потребителя могут быть лица, не состоящие в трудовых отношениях с торговой организацией (к примеру, родственники или знакомые продавца, заменяющие его). Подобные выводы противоречат нормам закона и диспозиции ст. 294 ГК РТ, трактуются расширительно. По нашему мнению, действия таких лиц согласно ст. 247 УК РТ, следует квалифицировать как мошенничество.

В диссертации обосновано доказано, что употребление термина «граждане» в ст. 294 УК РТ для этой цели не подходит. Потому что, во-первых, под термином «гражданин» подразумевается определённое лицо, принадлежащее к одному государству, а во-вторых, иностранные граждане, работающие в РТ, могут остаться безнаказанными, когда совершают преступление по обману потребителей. Было бы целесообразно, если бы законодатель заменил термин «гражданин» на термин «индивидуальные предприниматели (физические лица)».

Субъективная сторона обмана потребителей выражается в прямом умысле. То есть в данном случае субъект даёт обществу осознать опасность своих действий, то есть меньше измеряет, меньше взвешивает, платит меньше денег, обманывает потребителей относительно особенностей потребления или качества продукта, прогнозирует возможность или неизбежность его опасных последствий для общества (натаскивает вред потребителям) и желает такого результата. Первые два признака – понимание и прогнозирование – описывают моменты прямого намерения. Третий признак – стремление добиться этого результата относится к моменту воли.

В четвертом подразделе второй главы он назван **«Квалифицирующие признаки обмана потребителей»**. В качестве отягчающих признаков обмана потребителями в ч. 2 и 3 ст. 294 УК РТ установлены следующие случаи: а) группой лиц по предварительному совету; б) в больших количествах; в) лицом, ранее судимым за обман потребителями; в) организованной группой; г) было произведено в особо крупном размере.

Исследователь изучил каждый случай с теоретической и практической точки зрения и представил соответствующие идеи и мнения по улучшению УК РТ.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате диссертационного исследования представлены следующие выводы:

1. Научные выводы, связанные с историей становления и развития уголовной ответственности за обман потребителей:

1.1. В процессе написания диссертации исследователь разделил основные этапы становления и развития уголовного законодательства на до-советское, советско-социалистическое уголовное законодательство и эпоху независимости, при этом уместно проанализировать историю становления и развития уголовного законодательства, развитие уголовной ответственности за обман потребителей по данной классификации. Отсылка к истории никогда не является данью моде. На каждом новом этапе развития общества требуются дополнительные усилия для решения существующих или новых проблем, а их решение невозможно без определённого анализа исторического пути. Безусловно, история не даёт отработанных инструкций в решении проблем современной жизни, но она помогает понять контекст этих событий [5-А].

1.2. Принципы защиты прав и интересов потребителей, заложенные в Коране и хадисах 1400 лет назад, не потеряли своего значения и сегодня, как это было во времена Пророка (мир ему) и праведные халифы. В суре «Ниса» строго осуждаются все нечестные средства: «О вас, верующие, не берите имущество друг друга несправедливо, за исключением коммерческих товаров, о которых обе стороны договорились». Сура «Аль-Мутаффифин» («Обвешивающие») запрещает любые виды обмана в бизнесе, в том числе восхваление продукта, который вводит покупателя в заблуждение, смешивание некачественных продуктов и торговлю поддельными товарами – все это в совокупности называется «обвешиванием». Продавцы несут ответственность за сообщение о любых дефектах или недостатках своей продукции и не должны искажать факты в попытке обмануть или ввести в заблуждение покупателя. Коран предостерегает торговцев от измерения и взвешивания: «Взвешивайте справедливо и не обвешивайте».

1.3. Обман потребителей был одним из наиболее распространенных явлений в розничной торговле в советское время. Советское уголовное право рассматривало это не только как нарушение интересов граждан, но и как обман государства. С принятием первого УК Таджикской ССР 15 июня 1935 года ситуация существенно не изменилась, и отдельный стандарт уголовного преследования в случае обмана потребителей не был предусмотрен. За обман потребителей человека привлекали к ответственности по статье 127, то есть за нарушение правил торговли. В 1961 г. был принят второй

УК Тадж. ССР, усиливший уголовную ответственность за обман потребителей в ст. 170 «Обман покупателей и заказчиков», и эта концепция воплотилась в действие в УК РТ (в 1998 г.) [5-А].

2. Проведённый сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран СНГ за обман потребителей, позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования УК РТ:

2.1. Все страны СНГ можно разделить на две группы в зависимости от наличия уголовной ответственности за обман потребителей: а) страны, в которых обман потребителей остается классическим преступлением (Республики Беларусь, Туркменистан, Азербайджан и Армения); б) страны, которые со временем декриминализовали обмана потребителей в своих УК (Российская Федерация, Республики Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан);

2.2. Наличие административной преюдиции за преступление обмана потребителей (УК Белоруссии и Туркменистана);

2.3. В зависимости от объективной стороны преступления ст. 200 УК Азербайджана отличается от других УК следующими действиями: производство некачественной продукции; продажа некачественной продукции; сокрытие некачественной продукции [1-А];

2.4. Юридические лица не признаются потребителями в отраслевом законодательстве России, Республики Казахстан, Кыргызстана, Армении и Туркменистана, что не очень правильно. Республика Таджикистан является лидером в области правовой защиты прав потребителей, и наш опыт могут эффективно использовать другие государства-участники СНГ.

3. Экономическая деятельность, как объект обмана потребителей, представляет собой совокупность общественных отношений, непосредственно связанных с производством, обменом, распределением и потреблением материальных и нематериальных благ [1-А].

4. Анализ доктрины уголовного права, различные мнения исследователей позволяют перечислить новые виды действий, которые могут выступать в качестве обмана потребителей, в том числе: подделка товаров, ложная реклама, неверные измерения объёма информации, незаконное использование средств персонализации участников гражданско-правовых договоров на товары, работы и услуги [4-А].

5. В целях недопущения возможности декриминализации преступления обмана потребителя предлагаем исключить категорию «значительный размер ущерба» из ч. 1 ст. 294 УК РТ, а вместо неё ввести категорию «ущерб в крупном размере», которая установлена в ч. 2 ст. 294 УК РТ, подлежит размещению. Ущерб за особо крупный размер совершения обмана потребителей организованной группой, которые предусмотрены в ч. 3 ст. 294 УК РТ, предлагается перенести в ч. 2 ст. 294 УК РТ.

6. Согласно положению ст. 23 УК РТ, лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста, и занимающееся реализацией товаров или услуг населению, независимо от формы собственности, может нести уголовную ответственность за обман потребителей. Следует отметить, что положения ст. 294 УК РТ не совместимы с Законом РТ «О защите прав потребителей» относительно круга лиц, которые могут заниматься обманом потребителей. Одним из, казалось бы, простых вопросов, но на самом деле сложных и дискуссионных, является вопрос о терминах «производитель», «исполнитель» и «продавец», которые могут ввести потребителя в заблуждение. То есть «производитель», «исполнитель» и «продавец», как субъекты преступления, должны быть включены в ст. 294 УК РТ [3-А].

7. Анализ УК РТ указывает на то, что лица, достигшие 15-летнего возраста и занимающиеся реализацией товаров или услуг населению на предприятиях (на основании трудовых отношений), в случае меньшего размера, занижения взвешивания, занижения оплаты остатка, введения потребителей в заблуждение относительно особенностей потребления или качества продукции (услуг), либо иные виды обмана потребителей, влекут уголовную ответственность, предусмотренную ст. 294 УК РТ. Эта проблема весьма актуальна, поскольку в настоящий момент увеличивается количество подростков, получивших обязательное общее начальное образование (а это пятнадцать лет), занятых на работе, которая зачастую связана с реализацией товаров. Однако в уголовном законе возраст наступления уголовной ответственности за это преступление до сих пор не снижен. Возможно, это связано с тем, что обман потребителей, согласно ст. 18 УК РТ, к числу преступлений небольшой тяжести и УК РТ ч. 2 ст. 23 устанавливает возраст 14 лет для уголовной ответственности исключительно за деяния, прямо предусмотренные настоящей статьёй, и, к сожалению, ст. 294 УК РТ в этот список не включена [3-А].

8. Субъективная сторона обмана потребителей выражается в прямом умысле. То есть в данном случае субъект даёт обществу осознать опасность своих действий, то есть меньше измеряет, меньше взвешивает, платит меньше денег, обманывает потребителей относительно особенностей потребления или качества продукта, прогнозирует возможность или неизбежность его опасных последствий для общества (наносит вред потребителям) и желает такого результата. Первые два признака – понимание и прогнозирование – описывают моменты прямого намерения. Третий признак – стремление добиться этого результата относится к моменту воли [3-А].

9. Статья 294 УК не содержит указаний на цель и мотивацию преступных деяний. Отсюда можно сделать вывод, что перечисленные признаки не входят в субъективную сторону обмана потребителей, как обязательные признаки, и не влияют на структуру совершаемого действия. Кроме того, доктрина уголовного права указывает, что основной мотивацией этого преступления является предвзятость, попытка виновного получить тем или иным способом материальную выгоду. В изученных нами уголовных делах об обмане потребителей мы не столкнулись ни с одним случаем, когда указанное нарушение было совершено виновным без умысла. Конечно, теоретическое объяснение такого поведения вполне возможно, но в действительности не проявляется [2-А].

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ**

1. Использование термина «граждане» в ст. 294 УК РТ нецелесообразно. Потому что, во-первых, под термином «гражданин» подразумевается определённое лицо, принадлежащее к одному государству, а во-вторых, иностранные граждане, работающие в РТ, могут остаться безнаказанными, когда совершают преступление по обману потребителей. Предлагается в ст. 294 УК РТ термин «гражданин» заменить термином «индивидуальные предприниматели (физические лица)».

2. Часть 1. ст. 294 дана в редакции: «Обмеривание, обвешивание, обсчёт, введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или иной обман потребителей на предприятиях, независимо от форм собственности, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, совершенные в значительном размере, и в течение года после наложения административного взыскания [3-А].

3. В ч. 2 ст. 294 УК РТ квалифицирующий признак «совершенное лицом, ранее судимым за обман потребителями» должно быть исключено.

4. В зависимости от объективной стороны преступления ст. 200 УК Азербайджана отличается от других УК государств-участников СНГ следующими действиями: производство некачественной продукции; продажа некачественной продукции; скрытие некачественной продукции. Поэтому, чтобы совершенствовать ст. 294 УК РТ, следует принять во внимание эти положения.

5. Примечание к ст. 294 УК РТ изложить в следующей редакции: «Обман потребителей признается совершенным в крупном размере, если ущерб, причинённый потребителям, превышает один показатель для расчётов, в особо крупном размере – более десяти показателей для расчётов».

**ПЕРЕЧЕНЬ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**

**I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных  
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики  
Таджикистан журналах:**

**[1-А].** Шарипов, С.С. Тавсифи ҳукукӣ-чиноятии объекти фиреби истеъсолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2021. – №4-2 (39). – С. 352-358; ISSN: 2308-054X.

**[2-А].** Сафарзода, А.И., Шарипов, С.С. Таҳдилии ҳукукӣ-чиноятии тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / А.И. Сафарзода, С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №9. – С. 225-230; ISSN: 2413-5151.

**[3-А].** Шарипов, С.С. Ташаккул ва инкишофи ҷавобгарии чинояти барои фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №11. – С. 225-232; ISSN: 2413-5151.

**[4-А].** Шарипов, С.С. Гумроҳ қардан оид ба ҳосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) дар таркиби тарафи объективии фиреби истеъмолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №7. – С. 281-287; ISSN: 2413-5151.

**II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:**

**[5-А].** Шарипов, С.С. Ҷавобгарии чинояти барои фиреби истеъмолкунандагон дар замони шӯравӣ [Матн] / С.С. Шарипов // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводҳои конференсияи байналмилалии илмию амалий (9 декабря соли 2022) / Зери таҳрири номздаи илмҳои ҳукуқшиносӣ, дотсент Курбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбаи ДМТ, 2022. – С. 398-405.

**[6-А].** Шарипов, С.С. Ҷавобгарии чинояти барои фиреби истеъмолкунандагон дар марҳилаи мусоир [Матн] / С.С. Шарипов // Рушди технологияҳои рақамий дар шароити мусоир: маводҳои конференсияи байналмилалии илмию амалий бахшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақiq ҷаҳонӣ» (солҳои 2020-2040) 27-28 декабря соли 2022 / Зери назари доктори илмҳои техникий Х.Х. Назарзода, доктори илмҳои иқтисодӣ Ф.Р. Шаропов, доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ Н.А. Кудратов. – Душанбе: «ДДТГ», 2022. – С. 317-322.

**[7-А].** Шарипов, С.С. Рушд ва инкишофи ҷавобгарии чинояти барои фиреби истеъмолкунандагон дар замони истиқололият [Матн] / С.С. Шарипов //

пов // 25-солагии Кодекси чиноятти Чумхурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамо / Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ / Зери назари умумии д.и.ҳ., дотсент Ф.Р. Шарифзода. – Душанбе: Нашриёти ВКД Чумхурии Тоҷикистон, 2023. – С. 267-270.

[8-А]. Шарипов, С.С. Тавсифи умумии ҷаъобарии чиноятӣ барои фи-реbi истеъмолкунандагон [Матн] / С.С. Шарипов // Мақолли муборами тақими Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон дар шароити мусоир. Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмию назариявӣ баҳшида 75-солагии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. (1 ноябри соли 2023). – Душанбе: Ватан-принт, 2023. – С. 406-412.

## АННОТАСИЯ

**ба диссертатсияи Шарипов Самандар Самариддинович дар мавзуи «Чавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон»**

**Калидвожаҳо:** тарафи объективӣ; амният; обьекти чиноят; фиреб; истеъмолкунанда; қаллобӣ; кам баркашидан; кам чен кардан; кам додани бақияти пул; химоя; криминализатсия; хукуқ.

Пажуҳиши диссертационии мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмӯиест, ки таҳлили ҳуқуки-чиноятии чавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон баҳшида шудааст.

Максади таҳқиқоти диссертациониро омӯзиши ҳаматарафаи фиреби истеъмолкунандагон ҳамчун чиноят ва чавобгарии чиноятӣ барои он ташкил дода, дар заманаи он коркард ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили қонуни чиноятӣ ва қонунгузории Тоҷикистон дар самти ҳимояи ҳуқуки истеъмолкунандагон яке аз мақсадҳои марказии таҳқиқоти мазкур ба шумор меравад.

Дар омода намудани рисолаи илмӣ усулҳои умумиилмии фалсафӣ, усулҳои илмии диалектикаи дарки ҳодиса ва раванди ҳаёти ҷамъиятӣ, ягонагии мазмуни иҷтимоӣ ва шаклҳои ҳуқуқие, ки раванди омӯзиши илмии онҳоро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад. Инчунин, дар рафти таҳқиқи мавзуи мазкур аз усулҳои умумӣ ва маҳсуси дарки падидаҳои таҳқиқшаванда дар робита бо алоқамандӣ ва вобастагии мутлак; истифодаи усулҳои умумии таҳлил (анализ) ва таркиб (синтез), инчунин усулҳои маҳсуси илмӣ: мантиқӣ-расмӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва маҳсуси ҳуқуқӣ самаранок истифода шудаанд.

Таҳқиқоти диссертационии мазкур аз нуқтаи назари масъалагузорӣ, мавзуи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии ҳали масоили мавҷудаи чавобгарии чиноятӣ фиреби истеъмолкунандагон навғонии ҷиддӣ дар фазои илми ҳуқуқшиносӣ, маҳсусан ҳуқуқи чиноятии қишинор махсуб мегардад. Навғонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ дар он ифода мегардад, ки аз ҷониби муаллиф дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ аввалин пажӯҳиши мукаммал, ҳаматарафа, сохторӣ-пуррагӣ, таҳлили муқоисавии чавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон мувоғики қонунгузории чиноятии ҶТ пешбинишуда ба шумор меравад.

Натиҷаи таҳқиқот дар таҳияи асосҳои назариявии коркарди низоми донишҳои мавҷуда оид ба масъалаҳои мубориза бар зидди фиреби истеъмолкунандагон ва фаъолияти мақомоти судиву тафтишотӣ мавриди истифода қарор дода мешавад.

## **АННОТАЦИЯ**

**к диссертации Шарипова Самандара Самариддиновича на тему  
«Уголовная ответственность за обман потребителей»**

**Ключевые слова:** объективная сторона; безопасность; объект преступления; обман; потребитель; мошенничество; обмеривание; обвешивание; обсчет; защита; криминализация; право.

Настоящее диссертационное исследование является первым комплексным исследованием, посвященным анализу уголовно-правовой ответственности за обман потребителями.

Цель диссертационного исследования – провести комплексное исследование уголовной ответственности за обман потребителей, и на основе этого разработать и предоставить рекомендации по улучшению уголовного законодательства Таджикистана в сфере защиты прав потребителей. Защита прав потребителей является одной из центральных целей данного исследования.

При подготовке научной диссертации формируются общенаучные философские методы, диалектические научные методы понимания событий и процессов общественной жизни, единство социального содержания и правовых форм, обеспечивающих процесс их научного изучения. Также в ходе исследования данной темы выявлены общие и специальные методы понимания исследуемых явлений во взаимосвязи и абсолютной зависимости; эффективно используются общие методы анализа и синтеза, а также специальные научные методы: логико-формальный, сравнительно-правовой и специально-правовой.

С позиции решения проблемы выбранной темы, метода рассмотрения и научных путей решения существующих вопросов уголовной ответственности за обман потребителей является новшеством в юридической науке, особенно уголовного права страны. Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что это первое полное, комплексное, структурно-законченное исследование, в рамках которого проведен сравнительный анализ уголовной ответственности за обман потребителей, предусмотренной УК РТ.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке теоретической основы обработки существующей системы знаний по вопросам противодействия обман потребителями и деятельности судебных и следственных органов.

## ANNOTATION

**to the dissertation of Sharipov Samandar Samariddinovich in the subject «Criminal liability for consumer fraud»**

**Key words:** objective side; safety; object of crime; deception; consumer; fraud; measuring; weighing; counting; protection; criminalization; right.

This dissertation research is the first comprehensive study to analyze criminal liability for consumer fraud.

The purpose of the dissertation research is to conduct a comprehensive study of consumer fraud as a crime and criminal liability for it, and based on this to develop and make recommendations for improving the criminal legislation and legislation of Tajikistan in the direction of protection. Consumer rights are one of the central objectives of this study.

When preparing a scientific dissertation, general scientific philosophical methods, dialectical scientific methods of understanding events and processes of social life, the unity of social content and legal forms that ensure the process of their scientific study are formed. Also, in the course of researching this topic, from general and special methods of understanding the phenomena under study in relation to the relationship and absolute dependence; General methods of analysis (analysis) and composition (synthesis), as well as special scientific methods are effectively used: logical-formal, comparative-legal and special-legal methods.

From the point of view of solving the problem, the chosen topic, the method of consideration and scientific ways of solving existing issues of criminal liability, consumer fraud is considered a serious innovation in the space of legal science, especially the criminal law of the country. The scientific novelty of the dissertation research is expressed in the fact that this is the first complete, comprehensive, structurally completed study, a comparative analysis of criminal liability for consumer fraud provided for by the criminal legislation of the Republic of Tajikistan, within the framework of dissertation research.

The result of the study will be used in developing a theoretical basis for processing the existing knowledge system on issues of combating consumer fraud and the activities of judicial and investigative authorities.

Подписано в печать \_\_\_.11.2023. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.  
Усл. печ. л. 3,75. Тираж \_\_ экз. Заказ №\_\_.